

ПАЁМИ ПОЛИТЕХНИКИ

Бахши Техника ва Ҷомеа

4(8)2024



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Серия: Техника и Общество

POLYTECHNIC BULLETIN

Series: Technology and Society

ПАЁМИ ПОЛИТЕХНИКИ БАХШИ ТЕХНИКА ВА ЧОМЕА

ISSN

4(8)
2024



МАЧАЛЛАИ ИЛМӢ – ТЕХНИКӢ

<http://ttu.tj/> E-mail: innovation@ttu.tj

Published since January 2023

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст

№ 235 / МЧ аз 27 январи соли 2022

Индекси обуна 77762

РАВИЯИ ИЛМИИ МАЧАЛЛА	НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА	SCIENTIFIC DIRECTION
<p>05.02.08 Машинсозӣ 03.02.08 Экология 05.26.01 Бехатарии фаъолияти инсон 09.00.08 Фалсафаи илм ва техника 09.00.03 Таърихи илм ва техника</p>	<p>05.02.08 Машиностроение 03.02.08 Экология 05.26.01 Безопасность деятельности человека 09.00.08 Философия науки и техники 09.00.03 История науки и техники</p>	<p>05.02.08 Mechanical engineering 03.02.08 Ecology 05.26.01 Safety of human activities 09.00.08 Philosophy of science and technology 09.00.03 History of science and technology</p>

Муассис ва ношир	Учредитель и издатель	Founder and publisher
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik Technical University named after academician M.S. Osimi
Ҳар сеноҳа нашр мешавад	Издается ежеквартально	Published quarterly

Нишонӣ	Адрес редакции	Editorial office address
734042, г. Душанбе, хиёбони академикҳо Раҷабовҳо, 10А Тел.: (+992 37) 227-04-67	734042, г. Душанбе, проспект академиков Раджабовых, 10А Тел.: (+992 37) 227-04-67	734042, Dushanbe, Avenue of Academicians Radjabovs, 10A Tel.: (+992 37) 227-04-67

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
СЕРИЯ: ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО

POLYTECHNIC BULLETEN
SERIES: TECHNOLOGY AND SOCIETY

**ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ
САРМУҲАРРИР**

Қ.Қ. ДАВЛАТЗОДА
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

Р.Т. АБДУЛЛОЗОДА
номзади илмҳои техникӣ, дотсент, мувонни сармуҳаррир

М.А. АБДУЛЛО
номзади илмҳои техникӣ, дотсент, мувонни сармуҳаррир

Ш.А. БОЗОРОВ
номзади илмҳои техникӣ, дотсент, мувонни сармуҳаррир

АҶЗОЁН

М.М. МАҲМАДИЗОДА доктори илмҳои техникӣ, дотсент

Д.С. МАНСУРИ
доктори илмҳои техникӣ, профессор

И.Т. АМОНОВ
доктори илмҳои техникӣ, профессор

А. КОМИЛИ
номзади илмҳои таърих, доктори илмҳои физикаву математика, профессор

Ш.Б. НАЗАРОВ
доктори илмҳои техникӣ, дотсент

Ҳ.Ш. ГУЛАҲМАДОВ
доктори илмҳои техникӣ, дотсент

М. МУЗАФАРИ
доктори илмҳои фалсафа, профессор, узви вобастаи АМИТ

М.Х. РАҲИМОВ
доктори илмҳои фалсафа, профессор

А.А. ШАМОЛОВ
доктори илмҳои фалсафа, профессор

Ҳ.М. ЗИЁИ
доктори илмҳои фалсафа, профессор

Р.З. НАЗАРИЕВ
доктори илмҳои фалсафа, профессор

А.А. АБДУРАСУЛОВ
номзади илмҳои физикаву математика, профессор

А.Ҳ. БАБАЕВА
номзади илмҳои техникӣ, дотсент

О.У. РАСУЛОВ
доктор PhD, дотсент

Б.Н. АКРАМОВ
номзади илмҳои техникӣ, дотсент

И. МИРЗОАЛИЕВ
номзади илмҳои техникӣ, дотсент

С.С. САИДУМАРОВ
номзади илмҳои фалсафа, дотсент

М.А. АБДУЛЛО
номзади илмҳои техникӣ, дотсент

Э.У. ШАРОФОВ
номзади илмҳои таърих, дотсент

С.С. ТИЛЛОЕВ
доктори илмҳои таърих, дотсент

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Қ.Қ. ДАВЛАТЗОДА
доктор экономических наук, профессор

Р.Т. АБДУЛЛОЗОДА
кандидат технических наук, доцент, зам. главного редактора

М.А. АБДУЛЛО
кандидат технических наук, доцент, зам. главного редактора

Ш.А. Бозоров
кандидат технических наук, доцент, зам. главного редактора

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

М.М. МАҲМАДИЗОДА
доктор технических наук, доцент

Д.С. МАНСУРИ
доктор технических наук, профессор

И.Т. АМОНОВ
доктор технических наук, профессор

А.КОМИЛИ
кандидат исторических наук, доктор физико-математических наук, профессор

Ш.Б. НАЗАРОВ
доктор технических наук, доцент

Ҳ.Ш. ГУЛАҲМАДОВ
доктор технических наук, доцент

М. МУЗАФАРИ
доктор философии, профессор, член-корреспондент НАНТ

М.Х. РАҲИМОВ
доктор философии, профессор

А.А. ШАМОЛОВ
доктор философских наук, профессор

Ҳ.М. ЗИЁИ
доктор философии, профессор

Р.З. НАЗАРИЕВ
доктор философии, профессор

А.А. АБДУРАСУЛОВ
кандидат физико-математических наук, профессор

А.Ҳ. БАБАЕВА
кандидат технических наук, доцент

О.У. РАСУЛОВ
доктор PhD, доцент

Б.Н. АКРАМОВ
кандидат технических наук, доцент

И. МИРЗОАЛИЕВ
кандидат технических наук, доцент

С.С. САИДУМАРОВ
кандидат философских наук, доцент

М.А. АБДУЛЛО
кандидат технических наук, доцент

Э.У. ШАРОФОВ
кандидат исторических наук, доцент

С.С. ТИЛЛОЕВ
доктор исторических наук, доцент

Материалы публикуются в авторской редакции, авторы опубликованных работ несут ответственность за оригинальность и научно-теоретический уровень публикуемого материала, точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой авторами.

Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за оригинальность результатов исследования, поручает Редакции обнародовать статью посредством ее опубликования в печати.

МУНДАРИЧА – CONTENTS – ОГЛАВЛЕНИЕ

МОШИНСОЗӢ ВА МОШИНШИНОСОӢ- MECHANICAL ENGINEERING AND MACHINE SCIENCE - МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ	4
<u>МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БОКОВОГО УСИЛИЯ КОНУСНОГО РАСКАТЧИКА ПРИ ВНЕДРЕНИИ В ГРУНТ</u>	
К.З. Тиллоев	4
ЭКОЛОГИЯ – ECOLOGY.....	
<u>АРЗЁБИИ ЭКОЛОГИИ ИСТИФОДАШАВИИ БИОДИЗЕЛ ДАР МУҚОИСА БО СУЗИШВОРИҲОИ НАФТИИ ДИЗЕЛӢ</u>	
О.Ҳ. Амирзода., Ф.Д. Иброгимов., М.Р. Сайдзода	9
ЭКОЛОГИЯ – ECOLOGY.....	
<u>ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ ОАО ТАЛКО НА КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА ТУРСУНЗАДЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН</u>	
Д.Э. Иброҳимзода, П.Х. Сайдзода, Т.С. Маджидзода, Ф.Д. Ибрагимов	14
БЕХАТАРИИ ФАЪОЛИЯТИ ИНСОН- SAFETY OF HUMAN ACTIVITIES- БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.....	
20	
<u>АРЗЁБИИ ТАъСИРИ ҒАЛОГУЛАИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛӢ БА БИНОҲОИ ИСТИҚОМАТӢ</u>	
Ҳ.Ш. Гулаҳмадов, С. Ситамов.....	20
ФАЛСАФАИ ИЛМ ВА ТЕХНИКА- PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ.....	
24	
<u>ТАҒИЙРЁБИИ АРЗИШҲОИ ИЧТИМОИИ ҶОМЕАИ МИЛЛИИ ТОЧИКОН ВА ТАъСИРИ ОН БА ШУУР ВА МУҲИТИ ИННОВАЦИОНӢ</u>	
С.С. Сайдумаров, А.Ш. Абдулоев	24
ТАъРИХИ ИЛМ ВА ТЕХНИКА- HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ.....	
28	
<u>ТАъРИХИ СОХТМОНИ РОҲҲОИ АВВАЛИНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН</u>	
О.Р. Нуманов	28

МОШИНСОЙ ВА МОШИНШИНОСОЙ- MECHANICAL ENGINEERING AND MACHINE SCIENCE - МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

УДК 624.04 (075)

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БОКОВОГО УСИЛИЯ КОНУСНОГО РАСКАТЧИКА ПРИ ВНЕДРЕНИИ В ГРУНТ

К.З. Тиллоев

Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими

Рассматриваемый материал посвящен методике проведения экспериментальных исследований для определения бокового усилия конусного раскатчика при внедрении в грунт, так как в процессе внедрения рабочего органа в различные грунты, совершая глубинное уплотнение, на него действуют различные силы со стороны уплотняемого грунта. Для того, чтобы преодолевать эти препятствия нужно знать боковое усилие, действующее на конусный рабочий орган. Данная методика позволяет определить боковое усилие экспериментальным стендом, оснащённым различными приборами в том числе динамометром на сжатие и на растяжение.

Ключевые слова: боковое усилие, грунт, конусный раскатчик, экспериментальное исследование, осевое усилие, динамометр.

УСУЛИ ГУЗАРОНИДАНИ ТАДҚИҚОТИ ТАЧРИБАЙ БАРОИ МУАЙЯН КАРДАНИ ҚУВВАИ КАНОРИ ОЛОТИ КОРИИ КОНУСШАКЛ ҲАНГОМИ БА ХОК ВОРИД КАРДАН

К.З. Тиллоев

Маводди мавриди назар ба усули гузаронидани тадқиқоти таҷрибай барои муайян кардани қувваи канори олоти кории конусшакл ҳангоми ворид шудан ба хок баҳшида шудааст, зеро дар ҷарабасни ворид кардани узви корӣ ба хоҳои гуногун ҳангоми анҷом додани зичкуни умкӣ ба он қувваҳои гуногун аз ҷониби ҳоҳи зичшавандагӣ таъсир мерасонанд. Барои бартараф кардани ин монеаҳо, бояд қувваи канориро доност, ки ба олоти кории конусӣ таъсир мерасонанд. Ин усули имкон медиҳад, ки қувваи канори онро бо стенди таҷрибай, ки бо асбобҳои гуногун, аз ҷумла динамометр барои фишор ва дарозкунӣ мӯҷаҳҳаз карда шудааст, муайян кунад.

Калидвоожаҳо: қувваи канорӣ, хок, олоти кории конусшакл, тадқиқоти таҷрибай, қувваи меҳварӣ, динамометр.

THE METHOD OF CONDUCTING EXPERIMENTAL STUDIES TO DETERMINE THE LATERAL FORCE OF A CONE ROLLER WHEN EMBEDDED IN THE GROUND

K.Z. Tilloev

The material under consideration is devoted to the methodology of conducting experimental studies to determine the lateral force of the cone roller when embedded in the soil, since in the process of embedding the working body into various soils, performing deep compaction, various forces from the compacted soil act on it. In order to overcome these obstacles, it is necessary to know the lateral force acting on the conical working body. This technique makes it possible to determine the lateral force using an experimental bench equipped with various instruments, including a compression and tension dynamometer.

Keywords: lateral force, ground, cone roller, experimental study, axial force, dynamometer.

Введение

Просадочные и насыпные грунты характеризуются недостаточно высокой несущей способностью, ухудшением физико-механических свойств при увлажнении, повышенной сжимаемостью и низкой устойчивостью на высоких сейсмических зонах. Проблемы, возникающие при строительстве сооружений на просадочных и насыпных грунтах, могут быть решены уплотнением грунтовых оснований механическими способами.

В строительстве широко применяется метод глубинного уплотнения грунтов пробивкой скважин грунтовыми сваями. Для уплотнения просадочных грунтов использование таких методов приводит к увеличению плотности грунта на 20–30%, улучшению структуры, однородности, устранению просадочности, уменьшению склонности грунта к водопроницаемости и увеличению несущей способности в 2 – 3 раза.

Для осуществления этого метода применяют механизмы (рабочее оборудование) в виде многотонных конусообразных по форме грузов, либо раскатчиков в виде винта. Данные механизмы уплотняют грунт на большую глубину, достигающую 4-6 м [1,3].

В процессе внедрения рабочего органа в различные грунты, совершая глубинное уплотнение на него действует различные силы со стороны уплотняемого грунта. Для того, чтобы преодолевать эти препятствия нужно знать боковое усилие действующее на конусный рабочий орган.

Ранее [4] были определены силы взаимодействия конусного рабочего органа с грунтом теоретическим методом.

Боковое усилие конусного раскатчика, действующее на грунт при кручении определено по формуле

$$P_{kp} = P_{\Sigma} \cdot f_{tp}, \quad (1)$$

где f_{tr} – коэффициент трения грунта по стали (для песка $f_{tr} = 0,35 \dots 0,5$, для супесей и суглинка $f_{tr} = 0,5 \dots 0,6$, для глины $f_{tr} = 0,6 \dots 0,7$) [5].

Суммарная сила действующая на грунт при внедрении определяется по формуле

$$P_{\Sigma} = \tau \cdot S_{бок}^{\text{часть}}, \quad (2)$$

где $S_{бок}^{\text{часть}}$ – часть площади боковой поверхности конуса, мм^2 , [6],

τ – напряжение на контактной поверхности конуса, согласно (1.6) теории Н.И. Наумеца [7].

$$\tau = C \cdot x^{\mu}, \quad (3)$$

где C – коэффициент общей деформации грунта, Н/м^3 ;

μ – показатель степени, характеризующий процесс деформации.

Методика проведения экспериментальных исследований

Для проведения экспериментальных исследований определение бокового усилия рабочего органа при внедрении в грунт разработано и изготовлено специальное стендовое оборудование (рис.1). Основной объем экспериментальных исследований выполнен на модели рабочего органа диаметром 0,105 м и углом при вершине конуса 240. Исследование проводилось в искусственных грунтовых условиях нескольких видов [8].

Программа исследований предусматривала проведение экспериментов для определения бокового усилия рабочего органа на следующих грунтах: $C/106 = 1,5; 2,7 \text{ Н/м}^3$ (суглинки и глины: тугопластичные); $C/106 = 4,7 \text{ Н/м}^3$ (супеси: твердые).

Схема подключения приборов на экспериментальном стенде представлена на рис. 1.




Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда:

M – электродвигатель; 1 – шкив; 2 – ремень; 3 – шкив; 4 – рейка; 5 – механизм подачи; 6 – шпиндель; 7 – эксцентриковый вал; 8 – рабочий орган в виде конусной оболочки; 9 – подшипниковые опоры; 10 – форма разборная; 11 – уплотняемый материал; 12 – динамометр на растяжение; 13 – груз; 14 – амперметр; 15 – динамометр на сжатия

На элементах сверлильного станка установлен амперметр 14 для определения тока электродвигателя, динамометр на растяжение 12 при внедрении конусного раскатчика в грунт и динамометр на сжатие 15 установленный на разборной форме 11 для определения бокового усилия конусного раскатчика при кручении. Питание измерительных приборов осуществляется от батарей и от электрической сети напряжения 220В. Время внедрения конусного устройства в грунт на определённое расстояние, необходимое для определения его скорости измерено визуальным путем с помощью секундомера.

При проведении серии экспериментов на каждом отдельном грунте с разными физико-механическими свойствами определялись мощность электродвигателя экспериментального стенда при замеренном токе, крутящий момент эксцентрикового вала и конусного раскатчика, осевое усилие при внедрении конуса в грунт, боковое усилие при кручении конуса, угловые скорости эксцентрикового вала и конусного раскатчика.

При раскатке исследуемых грунтов, вытесненный из образовавшейся скважины грунт вдавливается в тангенциальном направлении уплотняющим грунтовый массив. В результате вокруг боковой стенки скважины образовалась уплотнённая зона (рис. 2).

Физико-механические свойства уплотнённого грунта существенно изменяются: более благоприятной становится его микроструктура, повышается несущая способность. Это позволяет

формулировать технологический процесс уплотнения площадки строительства дорог, промышленных и гражданских объектов.



Рисунок 2 – Зона уплотнения

Для того, чтобы установить динамометр на растяжение 12, из сверлильного станка демонтировали ручной механизм подачи 5 и вместо него поставили шкив. На шкив закрепили стальную проволоку, чтобы подвешивать динамометр на растяжение 12 и на него подвешивался груз 13 с определенной массой.

Осевое усилие, возникающие в процессе внедрения конуса в грунт обусловлено конструктивными параметрами конусного раскатчика и его весом, и весом подвешенного груза. Вес подвешенного груза 13 определён из следующих соображений: осевое усилие рассчитано по формуле:

$$Q = 2 \cdot P_{kp} \cdot \sin \frac{\alpha_k}{2} + \beta = 822 \text{ Н}; \quad (4)$$

с учетом разности плеч в конструкции сверлильного станка вес груза (см. рис. 1. поз. 13) выбран равным 44 Н.

Боковое усилие, требующееся для внедрения конусного устройства в грунт, фиксируется с помощью динамометра на сжатие 15 установлен на разборной форме (рис. 1).

В свою очередь динамометр на сжатие 15 подключен к компьютеру для сбора данных при внедрении рабочего органа в грунт. Во время внедрения учитывалось время t . Экстремальная точка на графике означает, что рабочий орган внедрился полностью (рис. 3, 4 и 5).

Данный эксперимент повторялся на каждом отдельном грунте при одинаковых скоростях вращения эксцентрикового вала (см. рис. 1. поз.7).

Результаты исследований

После обработки результатов экспериментальных исследований выполнено сравнение расчетных значений крутящего момента, расходуемой мощности при внедрении конусного устройства в грунт и зависимости бокового усилия при кручении конусного устройства с теоретическими данными, полученными с помощью разработанной методики расчета и математического моделирования. Схема конусного раскатчика и исходные данные, которые использовались в экспериментах, аналогичны теоретическому расчету.

В качестве примера на рисунках 3, 4 и 5 приведены результаты обработки одного из замеров бокового усилия на каждом из трех грунтов.

После построения семи аналогичных графиков для каждого грунта проведена статистическая обработка – найдено среднее арифметическое значение экстремумов бокового усилия при кручении. Результаты использованы при построении графиков на рис. 6.




Рисунок 3 – Боковое усилие при кручении для грунта $C/106 = 1,5 \text{ H/m}^3$ (суглинки)




Рисунок 4 – Боковое усилие при кручении для грунта $C/106 = 2,7 \text{ H/m}^3$ (глины: тугопластичные)




Рисунок 5 – Боковое усилие при кручении для грунта $C/106 = 4,7 \text{ H/m}^3$ (супеси: твердые)




Рисунок 6 – Зависимость бокового усилия при кручении от коэффициента общей деформации грунта при коэффициенте трения грунта по стали $f_{\text{тр}} = 0,4$

Из графиков видно хорошее количественное совпадение результатов эксперимента с теоретическими знаниями.

В теории, изложенной в научных трудах В.И. Баловнева [9–10] сформулированы критерии подобия, позволяющие распространять результаты исследования моделей рабочих органов на промышленные образцы.

Выводы

1. Разработана и сконструирована экспериментальная стеновая установка для определение боковое усилие конусного рабочего органа при внедрении в грунт.
2. Разработана методика проведения экспериментальных исследований в лабораторных условиях на моделях конусного раскатчика в соответствии критерием подобия позволяющие распространять результаты исследования моделей рабочих органов на промышленные образцы.
3. Результаты сравнения теоретической и экспериментальной исследований показали, что максимальное расхождение данных для боковое усилия – 7 % наблюдается при $C=4.7 \cdot 10^6 \text{ Н/м}^3$.

Рецензент: Бабаева А.Х. — к.т.н., доцент кафедры «Детали машин и строительные дорожные машины» ТГПУ имени академика М.С. Осими.

Литература

1. Миронов В.С., Фадеев П.Я., Фадеев В.Я., Мандрик М.С. Технология и оборудование для глубокого трамбования грунта // Строительные и дорожные машины. 2015. № 8. С. 2-4.
2. Болдырев Г.Г. Методы определения механических свойств грунтов. Состояние вопроса [Текст]: монография / Г.Г. Болдырев. – Пенза: ПГУАС, 2008. – 696.
3. Новое сменное оборудование гидравлического экскаватора / Е.И. Кромский, С.В. Кондаков, К.З. Тиллоев, Х.И. Кадырова // Политехн. вестник. Серия «Инженерные исследования». –2018. – № 3 (43). – С. 50–54.
4. Тиллоев К.З. Разработка нового рабочего оборудования для глубокого уплотнения грунта в виде конусного раскатчика: диссертация ... кандидата технических наук: 05.05.04. – Нижний Новгород, 2021. - 136 с.
5. Баловнев В.И. Машины для земляных работ. Контракция. Расчет. Потребительские свойства: в 2 кн. Кн. 2. Погрузочно-разгрузочные и уплотняющие машины: ученое пособие для вузов / В.И. Баловнев, С.Н. Глаголев, Р.Г. Данилов и др.; под общ. Ред. В.И. Баловнева. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2011. – 464 с
6. Тиллоев К.З., Кромский Е.И., Кондаков С.В. Выбор рациональных параметров конусного раскатчика для глубокого уплотнения оснований дорог// Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2021. №1. С. 82-89. DOI: 10.22281/2413-9920-2021-07-01-82-89
7. Зеленин А.Н. Основы разрушения грунтов механическими способами. -М.: Машиностроение, 1968. -376 с.
8. ГОСТ 25100-82. Грунты. Классификация. — М.: Изд-во стандартов, 1982.
9. Баловнев В.И. Моделирование процессов взаимодействия со средой рабочих органов дорожно-строительных машин. 2-е изд. – М.: Машиностроение, 1994. – 432 с.
10. Баловнев В.И., Хмара Л.А. Интенсификация разработки грунтов в дорожном строительстве. – М: Транспорт, 1993. 383 с.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН-СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ-INFORMATION ABOUT AUTHORS

TJ	RU	EN
Тиллоев К.З.	Тиллоев К.З.	Tilloev K.Z.
н.и.т., муал. калон	к.т.н., ст. преподаватель	Candidate of Technical Sciences, Senior lecturer
Донишгоҳи техникии Тоҷикисон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
E-mail: kudratullo.tiloev@bk.ru		

ЭКОЛОГИЯ – ECOLOGY

УДК 934.81.19.620.9.

АРЗЁБИИ ЭКОЛОГИИ ИСТИФОДАШАВИИ БИОДИЗЕЛ ДАР МУҚОИСА БО СУЗИШВОРИҲОИ НАФТИИ ДИЗЕЛӢ

О.Х. Амирзода., Ф.Д. Иброгимов., М.Р. Сайдзода

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими

Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои таҳлили экспериментали оиди арзёбии экологии биодизел дар муқоиса бо сӯзишвориҳои нафтии дизелӣ ба экологияи муҳити зист маълумот пешниҳод гардидааст. Тавассути истифодатай методҳои органикии таҳлил ва тарикаҳои физикии химиявии таҳлил ва технологияи синтези моддаҳои органикӣ бори нахуст дар асоси партовҳои саноати шароббарорӣ, ки асоси онро донаки ангур ташкил медиҳад технологияи нави ҳосил намудани биодизел коркард гардидааст. Дар асоси натиҷаҳои омузиши ҷанбаҳои физикии химиявӣ, экологӣ ва иқтисоди муайян карда шудааст, ки технологияи коркардгардида аз ҳаммонандҳои ҳуд натанҳо аз нуктаи назари экологӣ ва маҳсулноки инҷунин аз нуктаи назари иқтисоди низ афзалият дорад. Дар баробари ин, дар асоси натиҷаҳои пажӯҳиш ва тадқики арзёбии экологӣ намудани биодизели ҳосилкардашуда муйаян карда шуд, ки ин сӯзишвории алтернативӣ нисбат ба сӯзишвории нафтии дизели як зумра бартарииҳоро дошта, ҳангоми рехтани он бар замин ба набутот ва ҳайвоноти бесутунмуҳра ягон таъсири манғии ҳудро намерасонад.

Калидвоҷсаҳо: партов, саноати шароббарорӣ, донаки ангур, экстраксия, липидҳо, синтез, ацидолиз, переетерификация, биодизел, сӯзишвории дизелӣ, арзёбии экологӣ, флора, ҳайвоноти бесутунмуҳра, кирми лойхурак.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЕ БИОДИЗЕЛЯ В СРАВНЕНИИ С НЕФТЯНЫМИ ДИЗЕЛЬНЫМИ ТОПЛИВАМИ

О.Х. Амирзода., Ф.Д. Иброгимов., М.Р. Сайдзода

В статье представлены результаты экспериментального анализа воздействия биодизеля на окружающую среду в сравнении с нефтяными дизельными топливами. С использованием методов органического анализа, физико-химических методов исследования и технологии органического синтеза была разработана новая технология производства биодизеля на основе отходов винодельческой промышленности, в частности, виноградных косточек. На основании исследования физико-химических, экологических и экономических аспектов установлено, что предложенная технология превосходит аналоги не только с экологической и производственной точки зрения, но и с экономической. В то же время, согласно результатам исследований и экологической оценки получаемого биодизеля, установлено, что это альтернативное топливо обладает рядом преимуществ перед нефтяным дизельным топливом и не оказывает негативного воздействия на растения и беспозвоночных при попадании на них.

Ключевые слова: отходы, винодельческая промышленность, виноградные косточки, экстракция, липиды, синтез, ацидолиз, переэтерификация, биодизель, дизельное топливо, экологическая оценка, флора, беспозвоночные, дождевые черви.

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF BIODIESEL APPLICATION IN COMPARISON WITH PETROLEUM DIESEL FUELS

О.Х. Амирзода., Ф.Д. Иброгимов., М.Р. Сайдзода

The article presents the results of the experimental analysis of the impact of biodiesel on the environment in comparison with petroleum diesel fuels. Due to the use of organic analysis methods, physicochemical methods of analysis and organic synthesis technology, a new technology for producing biodiesel based on wine industry waste, the basis of which are grape seeds, has been developed for the first time. Based on the results of the study of physicochemical, environmental and economic aspects, it was established that the developed technology is superior to analogues not only from an environmental and production point of view, but also from an economic one. At the same time, based on the results of research and environmental assessment of the resulting biodiesel, it was found that this alternative fuel has a number of advantages over petroleum diesel fuel and does not have a negative impact on plants and invertebrates when it comes into contact with them.

Keywords: waste, wine industry, grape seeds, extraction, lipids, synthesis, acidolysis, transesterification, biodiesel, diesel fuel, environmental assessment, flora, invertebrates, mudworms.

Омӯзиши таъсири маводди нафтӣ ба экологияи муҳити атроф яке аз мавзӯъҳое баҳисоб меравад, ки имрӯзҳо таваҷӯҳи олимон ва муҳаққиҷони соҳаи экологияро баҳуд ҷалб намудааст. Таҳлили адабиёти соҳавӣ нишон дод, ки мавзуи таъсири таъсири маводди гуногуни нафти ба экологияи флораи муҳит пурра омӯхта нашудааст ва ба таҳқиқоти минбаъда ниёз дорад. Аз ҳамин лиҳоз, мавзуи арзёбии таъсири маводди нафти ба экологияи флораи муҳити зист яке аз мавзӯҳои саривақтӣ, муҳим ва мубрам баҳисоб меравад.

Мубрамияти мавзуи мазкуро ба инобат гирифта мақсад гузашта шуд, ки оиди арзёбии экологии таъсири маводди нафти ба ба афзоишу инкишоф ва маҳсулнокии биологии баъзе растаниҳои ҳудруй як қатор тадқиқоти эксперименталӣ гузаронида шавад[1-4].

Яке аз мавзӯъҳои мубрами илми экологии муҳандисии замони мусоир ин тадқиқи мушкилоти глобалии экологии ба омиљои антропогенӣ вобаста мебошад. Таҳлилҳо дар ин ҷода нишон дод, ки вайроншавии муҳити экологӣ дар натиҷаи моддаҳои химиявии ҳолати агрегатиашон гуногун ва агентҳои химиявӣ ва физикию биологӣ, ки ба организми инсон ва дигар организмҳо таъсири манғӣ доранд, метавонанд ба амал оянд. Деградатсияи системаҳои табии аз қабили қабатҳои болоии хоҳ, обҳои табии, пиряҳҳо, ландшафтҳо ба афзоиши ғализати баъзе моддаҳои химиявии синтетикӣ ва пайвастагиҳои табии аз заминаи муқаррарӣ ё ҳадди ҷоизи иҷозатдодашуда вобастагии хосса доранд[6, 7].

Дар асоси таҳлили адабиёти соҳавӣ муайян карда шуд, ки ифлосшавии экологии муҳит метавонад гуногун бошад: - олудашавии ҳавои атмосфера аз партовҳои марбута ба моддаҳои химиявие ташкил

медиҳанд, ки асоси онҳоро газҳо ва аэрозолҳо ташкил медиҳанд; омехташави ҳалшавии моддаҳои зараровар ба муҳити обӣ тавассути ҳамагуна партовҳои истеҳсолӣ ва коммуналӣ, омехташавии нафт ва маводди нафтӣ ба об; ифлосшавии манзараҳо бо ахлот; олудашавии ҷароғоҳо, майдонҳои кишт, ҷангалҳо ва обанборҳо бо пестисидҳо ва нуриҳои маъданӣ; ба экосистема ворид гардидани намудҳои бегонаи организмҳо; аз меъёри муқарраргардида зиёд гардидани сатҳи радиатсионии ionizing; дар натиҷаи ҳодисаҳои физикӣ ва иҷрои корҳои механики баланд гардидани садоҳо, ларзишҳо; сол аз сол зиёд гаштани ҷамъшавии гармӣ дар атмосфера.

Дар асоси пажуҳиш ва тадқиқоти гузаронидашудаи олимон ва муҳақиқони соҳаи экология ошкор гардидааст, ки айни замон зиёда аз 30 ҳазор ифлоскунандай муҳити зист мавҷуд мебошанд. Муайян гардидааст, ки ин ифлоскунандагон дар аввал ба ҳавои атмосферӣ, манбаъҳои обӣ ва сатҳи болоии хок ворид мешаванд.

Ҳангоми аз меъёрҳои муқарраргардида зиёд гаштани ин олудакунандаҳо онҳо метавонанд минбаъд ба саломатии инсон ва ҳайвон, ба мубодилаи моддаҳо дар таркиби растаниҳо таъсири манғии ҳудро расонида ба арзишҳои моддии табиат таҳдид намоянд [5, 8].

Гарчанде олудашавии аз ин моддаҳо дар муҳитҳои гуногун ҳам ба амал ояндҳам онҳо метавонанд ба ҷузъҳои экосистема таъсири муштараки ҳудро расонанд. Масалан, ифлосшавии ҳаво метавонад ба вазъи экологии ҷузъҳои дигари экосистема аз қабили хок, манбаъҳои обии рӯйизамини, олами наботот ва ғайра таъсири манғии ҳудро расонад.

Дар асоси маълумоти оморӣ муайян карда шуд, ки сол аз сол зарари иқтисодӣ аз ифлосшавии экологиии муҳити зист дар сайёраи Замин дар натиҷаи таъсири омилҳои антропогенӣ ба ҳисоби миёна 5-6% маҷмуи ММД-и ҳамаи давлатҳоро ҷаҳониро ташкил медиҳад. Дар ин ҷо қайд намудан бамаврид аст, ки сарфи нақша ҷорабинҳои ҳифзи муҳити зист аз ин омилҳо ба ҳисоби миёна аз 2-3 фоизи маҷмӯи маҳсулоти доҳилиро зиёд ташкил намедиҳад.

Дар асоси таҳлили адабиёти соҳавӣ муайян карда шуд, ки олудашавӣ ва ифлосшавии муҳити қайҳон низ ба як мушкилоти глобали экологӣ табдил ёфтааст. Ба миён омадани ин мушкилот низ ба фаъолияти инсон вобаста мебошад. Ба фазои қайҳони баровардан ва фаъол намуданӣ объектҳо, пас аз истифода партофтани онҳо дар коинот боиси ҷамъшавии партовҳо дар коинот гашта истодааст. Дар ояндаи наздик ин партовҳо метавонад дар кори муттадили дастгоҳҳои қайҳонӣ ва заминӣ ҳусусан таҷҳизоти радиотехникӣ ва астрономӣ мушкилоти зиёдеро пайдо намоянд.

Агар дар умум таҳлил намоем тамоми истеҳсолоти ҷаҳониро ба як системаи тавлиди партовҳои ифлоскунанда ворид намудан мумкин аст, зеро дар раванди истеҳсолот пеш аз ҳосил гардидани маҳсулоти ниҳоӣ партовҳои зиёде ҳосил мегарданд. Дар баробари ин ҳуди маҳсулоти ниҳоӣ пас аз истифодашавӣ бо мурури замон ҳудаш низ ба партов табдил мейёбад[6, 7].

Агар ҳосилшавии партовҳоро мо тадқиқ намоем он гоҳ он шабоҳат ба як системаи сарбаста дорад. Партовро ба пуррагӣ безараҷ намудан ғайриимкон аст, аз ҳамин лиҳоз мубориза бо партовҳо кори ғайриимкон аст. Партовҳоро зери хок намудан, нигоҳ доштан, аз як ҳолати дигар гузаронидан, сӯзондан, ба ҳайси ашёи хом истифода кардан имконпазир аст, мутаассифона дар охир он боз аз нав ба партов мубаддал мегардад. Аз ин бармеояд, ки ягона ҳалли мушкилоти кам намудани партовҳо ва олудакунандаҳо ин гузариш ба технологияҳои муфиде, ки дар он сарфаи захираҳо ва истифодаи манбаъҳои барқароршаванда то ҳадде имконпазир аст роҳандози карда шавад.

Дар миёни ин ифлоскунандаҳо партовҳои саноати коркарди нафт ва маводди нафтӣ, ки ҳангоми хизматрасониҳои соҳаи нақлиёт ва дигар соҳаҳо баамал меоян, ба вазъи экологии саёраи замин таъсири манғии ҳудро расонида истодааст.

Яке аз мушкилоти экологӣ дар ин ҷода ин омехташавии нафт ва маводди нафтӣ ба об мебошад. Олудашавии об аз ин номгӯи мавод дар бисер мавридиҳо дар ҳолати садамаи нақлиёти обӣ баамал меояд, ки он вазъи экологии ин манбаъҳои обиро вайрон намуда, боиси нобудшавии мавҷудоти зиндаи ин экосистема мегарданд.

Сабаби дигари олудашавии муҳити зист аз маҳсулоти нафтӣ ин нуқтаҳои нигоҳдорӣ ва хизматрасонии соҳаҳои муҳталиф бо сӯзишвориҳои нафтӣ мебошанд. Дар рафти хизматрасонии дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвориҳои нафтӣ буҳоршавии газҳои фушурдашудаи пропан, бутан ва компонентҳо таркиби маводди моеи нафтӣ (навъҳои гуногуни бензин, сӯзишвориҳои дизелӣ) ба амал меояд.

Дар асоси таҳлилҳои гузаронидашуда муайян карда шуд, ки буҳоршавии маводди нафтӣ дар фаслҳои гарми сол нисбат ба зимистон зиетар ба амал меояд.

Ҷӣ тавре маълум аст, олудашави муҳити табиат аз маводҳои нафтӣ метавонад натанҳо дар қабати болоии хок, гидросфера ва атмосфера ба амал омада ба вазъи экологи флора, фаунаи табиат ва инчунин саломатии одамон таъсири манғии ҳудро расонад.

Сабаби асосии таъсири манғӣ доштани нафт ва маҳсулоти нафтӣ ба экологиии муҳит ин пеш аз ҳама ба таркиби химиявиашон вобаста мебошанд. Дар асоси таҳлили адабиёти соҳавӣ маълум карда шуд, ки сӯзишвориҳои моеи нафтӣ (навъҳои гуногуни бензин, сӯзишвориҳои дизелӣ) дар таркибашон зиёда аз 100 номгӯи карбогидрогенҳоро дорад. Аз ин шумора наздики 57 %-и ин сӯзишвориҳои нафтiro карбогидроҳенҳои алифатӣ ва то 29 %-дигарашонро бошад карбогидрогенҳои ароматӣ ташкил медиҳанд.

Олудашавии ин пайвастагиҳо ба хок боиси тағирибии равандҳои биохимиявӣ ва физиологӣ дар растаниҳо мегарданд. Аз чунин олудашавӣ натанҳо флораи инчунин фавунаи табиат метавонад осеб бинад.

Таҳлилҳои эксперименталии гузаронидашуда нишон дод, ки сӯзишвориҳои дизелӣ нисбат ба сӯзишвориҳои бензинӣ ҳангоми рехтан ба замин ба наботот метавонанд таъсири зиёдтарро расонанд. Тавре маълум аст, сӯзишвориҳои дизелӣ марбути омехтаҳои бисёркомпонента буда, асоси онҳоро карбогидрогенҳои ароматӣ ва алкание ташкил медиҳанд, ки аз 9 то 25 атоми карбонро доранд. Сӯзишвориҳои дизелӣ ва равғани соляриро ҳангоми буғронии ректификатсияни нефт дар ҳарорати 200-350 °C ҳосил менамоянд. Аз ҳамин лиҳоз, сӯзишвориҳои дизелӣ ва равғани салярӣ нисбат ба сӯзишвориҳои бензинӣ буҳоршавиашон нисбатан кам мебошанд [9].

Барои арзёбии экологӣ таъсири биодизел ба муҳити атроф ва афзалиятҳои экологии он нисбат ба сӯзишвориҳои дизелии нафтӣ мақсад гузошта шуд, ки ин номгуи сӯзишвори дар шароити лабораторӣ ҳосил карда шавад.


Дар иҷрои ин амал барои ҳосил намудани сӯзишвории биологии биодизел ба ҳайси ашёи хоми ибтидой партови саноати шароббарорӣ интиҳоб карда шуд. Асоси ин партови саноатиро донак ва боқимондаҳои меваи ангур, ки шарбати он кашида гирифта шудааст, ташкил медиҳанд.

Барои чудо намудани донаки ангур аз боқимондаҳои дигар аз элаҳҳои маҳсус истифода намудем. Пас аз тоза намудан донаки ангур тавассути истифодаи осиёби маҳсус то андозаи 0,2-03 мм хока гардида дар ҳалтachaҳои маҳсуси аз матоъи пахтагин омодагардида ҷойгир карда шудаанд. Сипас, ҳалтachaҳо ба дастгоҳи сокслет ҷойгир гардида бо истифода аз спирти этили 96, 5% муддати 3 соату 25 дақиқа экстраксия карда шуд. Экстракти ҳосилкардашуда бо истифода аз қифи шот филтронида шуда, сипас дар дастгоҳи ротори буҳоркунанда буғронӣ карда шуд.

Дар ин ҷо қайд намудан зарур аст, ки чунин техника ва технологияи чудо намудани липидҳои таркиби тухми донаки ангур, ки яке аз компонентҳои асосии партови саноати шароббарори баҳисоб меравад ба белартов гардидани ин технологияи коркардгардида мусоидат менамояд.

Таҳлили химиевии боқимондаҳои беравғанкардашудаи тухми донаки ангур нишон дод, ки он аз сафедаҳо ва ангиштобҳо бой мебошанд. Аз ҳамин лиҳоз, ин боқимондаи донаки беравғанкардашудаи ангурро метавон ҳамчун иловаҳои гизоӣ дар таёру намудани ҳуроқи чорво истифода намуд.

Дар ҳосил намудани биодизел дар асоси равғани донаки ангур аз технологияи синтези атсидолиз ва алкоголиз истифода карда шуд. Синтези мазкур дар асоси ҳатти технологияи дар расми 1 пешниҳодгардида амалӣ гардидааст.



Расми 1 – Ҳатти технологияи ҳосил намудани биодизел дар асоси липидҳои таркиби донаки ангур

Тавре дар хатти технологии дар расми 1 пешниҳодгардида дарҷ гардидааст дар ҳосил намудани биодизел бо истифода аз тенхнологияи синтези атсидолиз, асосан ашёи хоми ибтидой ин глитсерини аз таркиби равғани донаки ангур ҳосилкардашуда глитсеридҳои ва кислотаи сирко ба ҳисоб меравад. Дар технологияи синтез бо усули алкололиз бошад, ки он дар сарчашмаҳои илмӣ переэтерификатсия низ номида мешавад, ба ҳайси ашёи хом кислотаҳои калонмолекулаи органики аз таркиби донаки ангур ҳосилкардашуда ва спирти этили 96,6% истифода гардидааст.

Дар ин ҷо қайд намудан бамаврид аст, ки дар рафти коркардҳои технологӣ талафоти технологӣ мушоҳида карда шуд. Дар ҳолати синтези эфирҳои этилии кислотаҳои калонмолекулаи ҷарбӣ баромади синтез нисбат ба назария ба 72 % баробар гардид.

Пас аз синтез намудани биодизел як зумра ҳосиятҳои физикию химиявии он пажуҳиш ва таҳқиқ карда шуд. Дар асоси ҳосиятҳои энергиябарандагии он муайян карда шуд, ки биодизели таркибаш аз эфири мураккаби триатсиглитсерин иборат буда гармии сузиши пастаринаш (Q пасттарин) ба 18,90МЧ/кг ва гармии сузиши баландтаринаш (Q баландтарин) ба 21,94 МЧ/кг баробар мебошад.

Омӯзиши ҳосияти энергиябарандагии биодизели синтезшуда, ки асоси онро эфирҳои этилии кислотаҳои калонмолекулаи ҷарбии таркиби липидҳои донаки ангур ташкил медиҳанд, гармии сузиши баландтарро нисбат ба биодизеле, ки асоси таркиби химиявиашро эфири мураккаби триатсиглитсерин ташкил медиҳад (Q пасттарин =26,97МЧ/кг, Q баландтарин =29,32МЧ/кг) доро мебошад.

Дар рафти пажуҳиш ва тадқиқоти гузаронидашуда маълум карда шуд, ки биодизелҳои дар асоси липидҳои таркиби тухми ангур ҳосилкардашуда дар ҳолати бо сӯзишвории дизелӣ омехтакардашуда метавонад ҳамчун сӯзишвории нақлиётӣ дар амал тадбик гардад.

Барои муайян намудани таъсири сӯзишвории дизелӣ дар муқоиса бо сӯзишвории биодизел минтақаи таҷрибӣ (эксперименталӣ) аз мавзеи табии, ки дар ду мавқеъ ҳудуди масоҳати 1 x 1 метр интихоб карда шуд. Таҷрибаи мазкур дар 5 апрели соли 2023 дар минтақаи Варзоби Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд. Тавасути истифодаи обпошак яке аз минтақаи таҷрибӣ бо сӯзишвории нафтии дизелӣ ва минтақаи дигари он бошад бо бо диодизел коркард карда шуд. Ҳачми ҳар қадом сӯзишвориҳои истифодашуда 1 литрро ташкил дод. Мушоҳидаҳо нишон дод, ки дар мудати 10 шабонаруз 80 % - баргу пояи растаниҳои минтақаи таҷрибавии бо сӯзишвории нафтии дизелӣ коркардгардида ҳушк гардидаанд. Растаниҳои минтақаи бо биодизел коркардгардида аз таъсири ин сӯзишворӣ умуман осеб надидаанд. Бо мақсади арзёбии экологии таъсири биодизел дар муқоиса бо сӯзишвории нафтии дизелӣ ба намояндағони ҳайвоноти бесутунмуҳра дар муқоиса бо сӯзишвории нафтии дизелӣ як қатор таҳлилҳои таҷрибӣ-озмоишӣ гузаронида шуд. Барои гузаронидани ин таҷриба дар ду зарфи полипропилении анзозаи 50x50 см ва баландии 25 см дошта поруҳок (биокампос) гирифта шуд ва дар ҳар қадоми он 30 дона кирми лойхурак парвариш карда шуд. Тавассути истифодаи обпошак яке аз онҳо бо 200 мл сӯзишвории дизелии навъи Е ва дигараш бошад бо 200 мл биодизел коркард карда шуд. Мушоҳидаҳо нишон дод, ки пас аз 10 рӯзи коркард аз 30 дона кирми лойхурак 24 – тои он мурдааст.

Муайян карда шуд, ки дар биокомпосе, ки он бо биодизел коркард гардидааст ягон намояндаи ин ҳайвоноти бесутунмуҳра нафавтидаанд. Ҳамин тарик, дар асоси ин пажуҳишу тадқиқот арзёбии экологӣ намудани биодизели ҳосилкардашуда амалӣ карда шуд ва муайян гардид, ки ин сӯзишворӣ нисбат ба сӯзишвории нафтии дизелӣ як қатор афзалиятҳоро доро мебошад.

Хулоса

1. Дар асоси таҳлили адабиёти соҳавӣ муайян гардид, олудашавӣ ва ифлосшавии ҳавои атмосферӣ натанҳо ба омилҳои табии, инчунин ба партовҳои газӣ ва аэрозолие вобаста мебошанд, ки аксари онҳо маҳсули истифодаи энергиябарандаго ҳамчун сӯзишворӣ мебошанд. Ошкор карда шуд, ки нақлиёти автомобилий яке аз манбаъҳои асосии ифлоскунандаи ҳавои атмосферӣ баҳисоб меравад.

2. Барои коҳиш додани миқдори партоҳои газӣ ва аэрозолӣ, ки ҳангоми истифодаи сузишвориҳои дизелӣ ҳамчун энергиябаранда ҳосил мешаванд, дар асоси партовҳои саноати шароббарорӣ, ки асоси онро донаки ангур ташкил медиҳад, навъи нави биодизел коркард карда шуд. Ҷанбаъҳои экологии биодизелӣ ҳосилкардашуда тадқиқ шуда, афзалиятҳои он нисбат ба сӯзишвории дизелии нафтӣ муайян гардидааст.

Муқарриз: Сайдализода А.С. — д.т.н., и.о. профессора, начальник учебного управления ТГПУ имени академика М.С. Осими.

Адабиёт

1. Синтез триацилглицерина на основе растительных масел и перспективы их применения как альтернативных топлив/Иброгимов Д.Э. Махмудова Т.М., Иброгимов И.Э., Зайниддинов Т.Н. // Вестник Таджикского национального университета (серия естественных наук) №1, 2021. – Душанбе: ТНУ, 2021. -С.221-226. ISSN-2413-452X.

2. Перспективы применения некоторых технических растительных масел флоры Таджикистана для отечественного производства /Иброгимов Д.Э. Маджидов Т.С., Махмудова Т.М., Зокирова М. А. // Наука и инновация №4, 2020. - Душанбе: ТНУ, - С.110-114 ISSN-2312-3648.

3. Физико-химические аспекты технологии получения биодизеля на основе масла семян *Eruca sativa* Mill/ Иброгимов Д.Э., Махмудова Т.М. и др./ Вестник Таджикского национального университета №3 2019. Душанбе: ТНУ, - С.202-208 ISSN-2413-452X.
4. Экологические аспекты преспективы применения альтернативных топлив в транспортном секторе Республики Таджикистан/Иброгимов Д.Э. Фохаков А.С., Махмудова Т.М. // Вестник Таджикского национального университета №2, 2019.- Душанбе: ТНУ, 2019. - С. 86 – 93 ISSN-2413-452X.
5. Чебаненко Б. Б., Майсюк Е. П. Байкальский регион: пределы устойчивости. — Новосибирск: Наука, 2002. — 160 с.
6. Чебаненко Б. Б., Майсюк Е. П. Оценка экологической опасности при использовании органических топлив // Экологические проблемы угледобывающей отрасли в регионе при переходе к устойчивому развитию: Труды международной научно-практической конференции. — Т. 1. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. — С. 219—227.
7. Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990—2010 гг. / Рос. Фед. — М., 2012.
8. Методические указания и руководство по количественному определению объемов выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации. — Утв. приказом Минприроды России от 30 июня 2015 г. — URL: <http://sro150.ru/metodiki/371-metodika-rascheta-vybrosov-parnikovykh-gazov>.
9. Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии: Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям (ИТС 38-2017) / Федер. агентство по техн. регулированию и метрологии; Бюро НДТ. — М., 2017. — 28.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН-СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ-INFORMATION ABOUT AUTHORS

TJ	RU	EN
Амирзода Ориф Ҳамид	Амирзода Ориф Ҳамид	Amirzoda Orif Hamid
д.и. т., дотсент	д.т.н., доцент	Doctor of Technical Sciences, Associate Professor
Директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ	Директор Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ	Director of the Institute of Water, Hydropower and Ecology of the National Academy of sciences of Tajikistan
E-mail: orif2000@mail.ru		
TJ	RU	EN
Ибрагимов Фирӯз Дилшодович	Иброгимов Фируз Дилшодович	Ibragimov Firuz Dilshodovich
докторант PhD	докторант PhD	PhD student
Донишгоҳи техникии Тоҷикисон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
E-mail: fs3503994@gmail.com		
TJ	RU	EN
Сайдзода Муҳаммад Раҳим	Сайдзода Муҳаммад Раҳим	Saidzoda Muhammad Rahim
ассистент	ассистент	Assistant
Донишгоҳи техникии Тоҷикисон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
E-mail: muha959574@mail.com		

УДК 631.432:504.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ ОАО ТАЛКО НА КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА ТУРСУНЗАДЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Д.Э. Иброхимзода, П.Х. Сайдзода, Т.С. Маджидзода, Ф.Д. Ибрагимов

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими

В данной статье приведена информация об экологической оценке влияния выбросов производства алюминия Акционерным открытым обществом Таджикская алюминиевая компания (ОАО ТАЛКО) на качество водных ресурсов города Турсунзаде, Республики Таджикистан. В ходе выполнения поставленных задач с применением физико-химических методов анализа определены основные компоненты и важнейшие физико-химические показатели образцов исследуемых вод из нижнего течения рек "Каратог" и "Ширкент". На основе полученных результатов осуществлена экологическая оценка влияния выбросов производства алюминия ОАО ТАЛКО на качество водных ресурсов города Турсунзаде Республики Таджикистан. Выявлено, что ни в одном случае идентифицированные компоненты и физико-химические показатели не превышают установленного предела предельно допустимую концентрацию.

Ключевые слова: производство алюминия, выбросы, газы, аэрозоли, водные ресурсы, река "Каратог", река "Ширкент", ионы фтора, химический состав, физико-химические показатели, экологическая оценка, предельно допустимая концентрация.

АРЗЁБИИ ЭКОЛОГИИ ТАЪСИРИ ПАРТОВҲОИ ИСТЕҲСОЛОТИ АЛЮМИНИИ ҶДММ ШАТ БА СИФАТИ ЗАХИРАҲОИ ОБИИ ШАҲРИ ТУРСУНЗОДАИ ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Д.Э. Иброҳимзода, П.Х. Сайдзода, Т.С. Маджидзода, Ф.Д. Ибрагимов

Дар маколаи мазкур маълумот оиди арзёбии экологии таъсири партовҳои истеҳсолоти алюминии ҶДММ ШАТ ба сифати захираҳои обии шаҳри Турсунзодаи Чумхурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст. Дар рафти иҷрои вазифаҳои гузошташудаи тадқиқот тавассути истиғоди тарзиҳои таҳлили физикию химиявӣ чӯзҳои асосӣ ва муҳимтарин нишондиҳандаҳои физикию химиявии намунаҳои тадқиқшавандиа поёни дарёҳои "Каратог" ва "Ширкент" таҳқиқ карда шуд. Дар асоси ин натиҷаҳои тадқиқ таъсири партовҳои истеҳсолоти алюминии ҶДММ ШАТ ба сифати захираҳои обии шаҳри Турсунзодаи Чумхурии Тоҷикистон арзебӣ гардида, муайян карда шудааст, ки дар ягон маврид ғализати компонентҳои таркиби обҳои тадқиқшавандиа ва нишондиҳандаҳои физикию химиявии ин захираҳои обӣ аз худуди муайяншудаи ҷоизии ғализият зиёд нест.

Калидвоҷсаҳо: истеҳсолоти алюминий, партовҳо, газҳо, аэрозолҳо, захираҳои обӣ, дарёи "Каратог", дарёи "Ширкент", ионы фтор, таркиби химиявӣ, нишондиҳандаҳои физикию-химиявӣ, арзёбии экологӣ, ҳудуди муаянишудаи ҷоизии ғализият.

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE IMPACT OF EMISSIONS FROM ALUMINUM PRODUCTION OF OJSC TALCO ON THE QUALITY OF WATER RESOURCES OF THE CITY OF TURSUNZADE, REPUBLIC OF TAJIKISTAN

D.E. Ibrohimzoda, P.Kh. Saidzoda, T.S. Machidzoda, F.D. Ibragimov

This article provides information on the environmental impact assessment of aluminum production emissions by the Tajik Aluminum Company (TALCO OJSC) on the quality of water resources in Tursunzade, Republic of Tajikistan. In the course of performing the tasks set using physicochemical methods of analysis, the main components and the most important physicochemical indicators of water samples from the lower reaches of the Karatog and Shirkent rivers were determined. Based on the results obtained, an environmental assessment of the impact of aluminum production emissions by TALCO OJSC on the quality of water resources in Tursunzade, Republic of Tajikistan, was carried out. It was revealed that in no case did the identified components and physicochemical indicators exceed the established limit of maximum permissible concentration.

Keywords: aluminum production, emissions, gases, aerosols, water resources, Karatog River, Shirkent River, fluorine ions, chemical composition, physicochemical indicators, environmental assessment, maximum permissible concentration.

Республика Таджикистан имеет огромное количество источников водных ресурсов, большинство из которых являются экологически чистой питьевой водой. Основными источниками питьевых вод в нашей стране являются ледники и снежники. Именно поэтому питьевые воды Таджикистана являются высококачественными и экологически чистыми [3].

Как известно, ухудшение органолептических свойств и качество питьевых вод взаимосвязано с потеплением климата и различными антропогенными факторами. В связи с этим исследованы и выявлены антропогенные факторы, влияющие на экологию и органолептические свойства природных вод Республики Таджикистан, является важным и актуальным.

За последние 50 лет в Таджикистане создано множество заводов и предприятий. Некоторые из этих заводов и предприятий, никакого отношения к природным ресурсам не имели. Например, чтобы использовать электроэнергию, произведенную Нурекской ГЭС, был создан алюминиевый завод (ТАЛКО).

ТАЛКО – один из крупнейших на пространстве СНГ и единственный в Центральной Азии производитель алюминия. Проектная мощность этого завода составляет 517 тыс. тонн алюминия в год. Выпуск обожженных анодов – 360 тыс. тонн в год. Предприятие имеет 12 корпусов с цехами электролизного производства, 2 литейных отделения, 3 цеха производства обожженных анодов, вспомогательные цеха и специализированные подразделения завода.

Алюминиевый завод в Таджикистане создан 31 марта 1975 года. Вылита первая алюминиевая чушка, положившая начало отсчету трудовой биографии промышленного гиганта Таджикистана. Начат выпуск первого обожженного анода и в сентябре этого года был подписан акт о создании первой линии производства обожженного анода.

3 апреля 2007 года с целью упрочнения и повышения имиджа алюминиевой отрасли Таджикистана на международной арене принято Постановление Правительства Республики Таджикистан о переименовании Таджикского алюминиевого завода (ТадАЗ) в Государственное Унитарное Предприятие «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО).

1 ноября 2019 года Постановлением Правительства Республики Таджикистан (№ 374 от 31.07.2019 г.) Государственное Унитарное Предприятие «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО) преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО) со 100% государственной долей. Преобразование ТАЛКО в акционерное общество является объективным следствием складывающейся для компании ситуации в условиях постоянно увеличивающихся конкурентных рисков на мировом рынке алюминия.

Здесь следует отметить, что ТАЛКО за свои особые успехи и достижения награждено многими международными наградами. В октябре 2000 года «ТадАЗ» по решению «XXV Международного Съезда по награждению «Звездой Качества» был награжден титулом «Международной Платиновой Звездой». В 2008 году ТАЛКО был удостоен высоких международных наград таких как: «Best Enterprises of Europe», «ЕВА» (Оксфорд - Англия) и «European Quality» (Европа), ставшие подтверждением особого качества выпускаемой ТАЛКО продукции и ее соответствия мировым стандартам.

Не смотря на высшие характеризованные достижения в ТАЛКО, также выявлен ряд экологических проблем, нуждающихся в решении. Одной из экологических проблем является проблема утилизации твёрдых отходов. Изучение химического состава этих отходов показало, что в их составе содержатся полезные компоненты для алюминиевого производства. В связи с этим, разработка новых эффективных технологий, регенерация этих компонентов не только обуславливает решению существующих экологических проблем утилизации твёрдых отходов ТАЛКО, но также оно может положительно повлиять на себестоимость полученного продукта в отечественной алюминиевой промышленности.

Экологическая оценка уязвимых зон Открытого акционерного общества «Таджикская алюминиевая компания» показала, что экологические проблемы газовых и аэрозольных отходов не полностью решены [1].

Для экологической оценки влияния отходов электролиза на экологическое состояние уязвимых территорий было проведено ряд полевых и лабораторных экспериментальных исследований. Результаты анализа показали, что газ аэрозольные выбросы от стационарных источников электролизных производств, попадающие в атмосферный воздух, могут оказывать негативное влияние на флору региона на расстоянии более 10 км (таблица 1).

Таблица 1 – Концентрация газоаэрозольных отходов алюминового производства в ТАЛКО

№	Обнаруженные ингредиенты	ПДК, мг/м ³	Максимальная концентрация идентифицированных отходов в уязвимых зонах (мг/м ³)			
			2,0 км	4,0 км	6,0 км	10,0 км
1.	Фтористый водород	0,05	0,0045	0,0098	0,0414	0,018
2.	Неорганические пилы	0,15	0,0062	0,0134	0,0697	0,0245
3.	Оксид серы	0,5	0,004	0,009	0,0036	0,0016

На основе полученных результатов экспериментального исследования, представленных в таблице 1 выявлено, что количество фтористого водорода, оксидов серы и неорганической пыли уменьшается по мере удаления от алюминиевого завода. Здесь следует отметить, что проведенные исследования показали, что ни в одном случае, обнаруженные вещества не превышали установленного предельно допустимые концентрации (ПДК).

При экологических оценках влияния газовых и аэрозольных отходов в уязвимых зонах алюминиевой промышленности ТАЛКО использовали специальную географо-экологическую карту, в которой указана концентрация изолиний по фракциям согласно ПДК. Карта представляет собой схему, на которой показаны изолинии площадей загрязняющих выбросов в атмосферу и оценку риска для здоровья населения в расчетных точках границы и его официальных окраин (рис. 1, 2 и 3) [1, 7].




Рисунок 1 – Изолинии территории распространение фтористого водорода в увязанных зонах ТАЛКО




Рисунок 2 – Изолинии территории распространение оксид серы в увязанных зонах ТАЛКО




Рисунок 3 – Изолинии территории распространение неорганические пыли в увязанных зонах ТАЛКО

На основе результатов анализа полевых исследований выявлено, что установленный уровень загрязнения во всех расчетных точках немного превышает существующие экологические нормативы по

всем приоритетным загрязнителям, как в текущей ситуации, так и в перспективе. Здесь следует отметить, что при выполнении этой постановленной задачи нами были использованы официальные данные о факторах и объемах выбросов в атмосферу от ТАЛКО.

Также на основе географо-экологическое карты изолинии территории распространение выбросов и твёрдых отходов в увязимых зонах ТАЛКО которые представленных в рисунках 1-3 выявлено, что в идентифицированных уязвимых зонах находятся реки "Ширкент" ва "Каратог".

С применением физико-химических методов анализа для экологической оценки влиянии выбросов ТАЛКО на химический состав и качество воды реки "Ширкент" ва "Каратог" нами было определено содержание фторосодержащих компонентов состава воды и её физико-химические показатели согласно методике [8-10]. Полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Влияние фторосодержащих выбросов ТАЛКО на нижнее течение реки «Ширкент»

Годы исследования	Изменчивость концентрации ионов фтора в зависимости от времени года (мг/л)											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2021	0,60	0,57	0,64	0,64	0,65	0,68	0,72	0,71	0,69	0,67	0,62	0,61
2022	0,59	0,58	0,63	0,64	0,66	0,70	0,73	0,70	0,69	0,65	0,63	0,60
2023	0,58	0,56	0,64	0,63	0,67	0,69	0,73	0,72	0,71	0,686	0,63	0,59
Среднее значение	0,59	0,57	0,636	0,636	0,66	0,69	0,726	0,71	0,686	0,676	0,62	0,60

Здесь следует отметить, что аналогичное исследование было проведено отечественными учёными экологами в [1,7]. На основе сравнения полученных результатов относящихся определению влияния фторосодержащих выбросов ТАЛКО на нижнее течение реки «Ширкент» (табл. 1) с известными данными [1-6] выявлено, что за последние 3 года наблюдается уменьшение концентрации ионов фтора в реках "Ширкент" и "Каратог". Вероятно это связано с климатическими факторами этого региона, а также уменьшением производства ТАЛКО.

Для экологической оценки влияния выбросов ТАЛКО на жизнедеятельность живых организмов, а также на качество и органолептические свойства состава вод рек "Ширкент" и "Каратог" с применением физико-химических методов анализа [1-10] определены их важнейшие показатели. Полученные результаты приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Физико-химические показатели образцов вод нижнего течения реки "Каратог"

Показатель	Результаты анализа	Применяемый метод
Прозрачность	24	ГОСТ 4145 - 72
Водородный показатель	-log [H ⁺]=7,81	pH - метрия
Амиак (мг/дм ³)	Не идентифицированно	ГОСТ 4192-48
Нитраты (мг/дм ³)	2,28	ГОСТ 4192 - 48
Нитриты (мг/дм ³)	Не идентифицированно	ГОСТ 1826 - 73
Общая жёсткость (мг/дм ³)	1,57	ГОСТ 4151 - 72
Сухой остаток (мг/дм ³)	1,60	ГОСТ 18164 - 72
Хлориды (мг/дм ³)	4,81	ГОСТ 4245 - 72
Сульфаты (мг/дм ³)	20,52	ГОСТ 4389 - 72
Железо (мг/дм ³)	0,02	ГОСТ 4011 - 72
Мед (мг/дм ³)	0,01	ГОСТ 4388 - 72
Фтор (мг/дм ³)	Следы	ГОСТ 4386 - 72
Показатель преломления [n] ²⁰	1,2410	Рефрактометрия

Таблица 3 – Физико-химические показатели образцов вод нижнего течения реки “Ширкент”

Показатель	Результаты анализа	Применяемый метод
Прозрачность	26	ГОСТ 4145 - 72
Водородный показатель	-log [H ⁺]=7,43	pH - метрия
Амиак (мг/дм ³)	Не идентифицированно	ГОСТ 4192-48
Нитраты (мг/дм ³)	2,13	ГОСТ 4192 - 48
Нитриты (мг/дм ³)	Следы	ГОСТ 1826 - 73
Общая жёсткость (мг/дм ³)	1,62	ГОСТ 4151 - 72
Сухой остаток (мг/дм ³)	1,64	ГОСТ 18164 - 72
Хлориды (мг/дм ³)	1,93	ГОСТ 4245 - 72
Сулфаты (мг/дм ³)	21,17	ГОСТ 4389 - 72
Железо (мг/дм ³)	0,03	ГОСТ 4011 - 72
Мед (мг/дм ³)	0,01	ГОСТ 4388 - 72
Фтор (мг/дм ³)	0,67	ГОСТ 4386 - 72
Показатель преломления [n] ²⁰	1,2450	Рефрактометрия

Как видно из полученных результатов по определению физико-химических показателей образцов вод нижнего течения реки “Каратог” и “Ширкент”, которые приведены в таблицах 2 и 3 химический состав исследуемых вод не является идентичным.

При анализе химического состава образцов вод нижнего течения реки “Каратог” обнаруженно следы ионов фтора, а составе образцов вод нижнего течения реки “Ширкент” идентифицирован ион фтора в концентрациях не превышающие её ПДК в питевых водах.

Таким образом на основе результатов исследования с целью экологической оценки влияния выбросов ТАЛКО на жизнедеятельности живых организмов, а также на качество и органолептических свойств водных ресурсов этого региона с применением физико-химических методов анализа определено, что выбросы алюминевого производства не влияют на экологию водных ресурсов идентифицированных уязвимых зон.

Выходы

На основе анализа литературных данных определена концентрация основных газоаэрозольных выбросов алюминиевого производства ТАЛКО и выявлены изолинии территории их распространение в уязвимых зонах. Выявлено, что ни в одном случае идентифицированные выбросы не превышают установленного предела допустимой концентрации.

Проведена экологическая оценка влияния выбросов ТАЛКО на качество и органолептические свойства водных ресурсов этого региона. С применением физико-химических методов анализа определено, что выбросы алюминевого производства не влияют на экологию водных ресурсов идентифицированных уязвимых зон.

Рецензент: Сайдализода А.С. – д.т.н., и.о. профессора, начальник учебного управления ППГУ имени академика М.С. Осими.

Литература

- Иброгимов Д.Э. Чабхаҳои физикӣ – химиявии таъсири партовҳои КВД “Ширкати алюминии тоҷик” ба вазъи экологии захираҳои обии минтақа Иброгимов Д.Э., Гулахмадов Х.Ш, Мачидов Т.С. //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. (Баҳши илмҳои табии) (ISSN-2413-452X) -2020.№3. С.198-205.
- Иброгимов, Д.Э. Качественная и количественная характеристика фенольных соединений в образцах сольных вод Республики Таджикистан [Текст] / Д.Э. Иброгимов, К.М. Палавонов // Вестник Таджикского Национального Университета– Душанбе: Сино, -2017. - №1-3. - С.209-213.
- Иброгимов, Д.Э. К вопросу о качестве водных ресурсов Республики Таджикистан / Д.Э. Иброгимов, К.М. Палавонов // Материалы II международной научной конференции «Химия алифатических и циклических

производных глицерина и аспекты их применения», посвященной 75 летию памяти д.х.н., профессор член корр. АН РТ Кимсанова Бури Хакимовича, -Душанбе: ТНУ, -2016. –С.92 – 197-198.

4. Иброгимов, Д.Э. К вопросу о химических составах образцов воды из водного сооружения г. Душанбе / Д.Э. Иброгимов С.Р. Исмоилов // Сбор. Мат. Респ. Науч.– практич. Конф. “Проблемы материаловедения в РТ”, посвященной “Дню химика” и 80-летию со дня рождения д.х.н. профессора, академика Международной инженерной академии Вахобова Анвара Вахобовича, - Душанбе: ТТУ, -2016. –С.165 – 166.

5. Иброгимов Д.Э. Таҳлили сифати ва миқдории ғашиҳои органикӣ дар намунаҳои обҳои шӯр [Текст] / Д.Э., Иброгимов К.М. Палавонов // Пайёми политехникӣ бахши Тадқиқотҳои муҳандисӣ №2(42) – Душанбе: Шинос, 2018. - С.68-72.

6. Иброгимов Д.Э. Качественный и количественный анализ фенольных соединений в образцах соллених вод РТ / Иброгимов Д.Э., Палавонов К.М // Политехнический Вестник серия: инженерные исследования – Душанбе: Шинос, -2019. -№2(42). – ст.68-72

7. Иброгимов Д.Э. Ҷабҳаҳои физикӣ – химиявии таъсири партовҳои КВД “Ширкати алюминии тоҷик” ба вазъи экологии захираҳои обии минтақа Иброгимов Д.Э., Гулахмадов Х.Ш, Мацидов Т.С. //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. (Баҳши илмҳои табии) (ISSN-2413-452X) -2020.№3. С.198-205.

8. ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03».

9. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.», Приложение 2, с.34

10.Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1990. Т. 2. С. 145.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН-СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ-INFORMATION ABOUT AUTHORS

TJ	RU	EN
Иброҳимзода Дилшод Эмом д.и.х., и.в. профессори.	Ибраҳимзода Дилшод Эмом д.х.н., и.о. профессори.	Ibrahimzoda Dilshod Emom Doctor of Chemical Sciences, Acting Professor
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
E-mail: ibrogimov_75@mail.ru .		
TJ	RU	EN
Сайдзода Парвиз Ҳамро муаллими қалони	Сайдзода Парвиз Ҳамро старший преподаватель	Saidzoda Parviz Hamro Senior Lecturer of the Department
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
E-mail: fs3503994@gmail.com .		
TJ	RU	EN
Маҷидзода Тоҳир Саид н.и.т. дотсент	Маҷидзода Тоҳир Саид к.т.н. доцент	Majidzoda Tohir Said candidate of technical sciences
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
E-mail: fs3503994@gmail.com		
TJ	RU	EN
Ибрагимов Фирӯз Дилшодовиҷ докторант PhD	Ибрагимов Фирӯз Дилшодовиҷ докторант PhD	Ibragimov Firuz Dilshodovich PhD student
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
E-mail: fs3503994@gmail.com .		

БЕХАТАРИИ ФАЛЬОЛИЯТИ ИНСОН- SAFETY OF HUMAN ACTIVITIES- БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

УДК 613.644

АРЗЁБИИ ТАЪСИРИ ҒАЛОГУЛАИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛӢ БА БИНОҲОИ ИСТИҚОМАТӢ

Ҳ.Ш. Гулаҳмадов, С. Ситамов

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими

Ҳангоми таҳияи лоиҳаи генералии соҳтмони шаҳру ноҳияҳо бо мақсади кам кардани таъсири ғалогулаи нақлиёт ба маҳалҳои истиқоматӣ тадбирҳои зарурӣ пешбинӣ карда мешаванд. Дар ин маврид ҷойгиршавии роҳҳои нақлиёт, биноҳои истиқоматӣ ва ғайрии истиқоматӣ, мавҷуд будани майдонҳои сабз ба назар гирифта мешаванд. Ба назар гирифтани ин омилҳо дар бâъзе мавридиҳо барои пешгири намудани тадбирҳои маҳсуси конструктивию акустикии муҳофизат аз ғалогула ва дар дигар мавридиҳо барои кам кардани хароҷоти татбиқи онҳо ёрӣ мерасонад.

Калидвоҷаҳо: садо, ғалогула, сабзазор, экранҳои муҳофизатӣ, роҳҳои нақлиёт, экран, бино.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

Ҳ.Ш. Гулаҳмадов, С. Ситамов

При разработке генерального проекта застройки городов и районов принимаются необходимые меры по снижению воздействия транспортного шума на жилые зоны. При этом учитывается расположение транспортных путей, жилой и нежилой застройки, наличие зеленых насаждений. Учет этих факторов может помочь в одних случаях избежать необходимости применения специальных конструктивных и акустических мер защиты от шума, а в других случаях – сократить затраты на их реализацию.

Ключевые слова: шум, гул, зеленые насаждения, защитные экраны, транспортные пути, экран, здание.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF TRANSPORT NOISE ON RESIDENTIAL BUILDINGS

Kh.Sh. Gulahmadov, S. Sitamov

When developing a general project for the development of cities and districts, the necessary measures are taken to reduce the impact of transport noise on residential areas. In this case, the location of transport routes, residential and non-residential buildings, and the presence of green spaces are taken into account. Taking these factors into account can help in some cases to avoid the need to use special structural and acoustic noise protection measures, and in other cases, to reduce the costs of their implementation.

Keywords: noise, hum, green spaces, protective screens, transport routes, screen, building.

Солҳои охир ба туфайли афзоиши истеҳсолот, истифода бурдани манбаъҳои нави энергия, тараққиёти нақлиёти автомобилий таъсири омилҳои физикӣ ба саломатии инсон зиёд шуда истодааст. Яке аз омилҳои ҷиддие, ки ҳолати муҳити зистро бад мекунад, ғалогула аст. Ғалогула ҳамчун ифлоскунандай муҳити атроф беназир аст. Ғалогула муҳити атрофро олуда намуда, ба саломатии инсон зарари ҷиддӣ мерасонад. Дар шароити истеҳсолот ғалогула аз кори таҷҳизоти технологӣ ба амал меояд; дар кӯчаҳои шаҳр бошад, он аз ҳисоби ҳаракати нақлиёти автомобилий, соҳтмон ва манбаъҳои коммуналию майши ҳосил мешавад. Дар баробари ворид шудани садои беруна ба хонаҳои истиқоматӣ ва дигар ҷойҳо, ки одамон доимӣ зиндагӣ ва кору фаъолият мекунанд, манбаъҳои ғалогула дар доҳили хона аҳамияти бештар пайдо мекунанд.[1]


Манбаъҳои асосии садо дар биноҳои истиқоматӣ асбобҳои гуногуни механикӣ ва электрикӣ, инчунин худи рафтори одамон мебошад. Якҷоя, ҳамаи ин манбаъҳо заминаи доимии ғалогуларо эҷод мекунанд, ки одамонро ҳам дар вақти кор ва ҳам берун аз вақти корӣ ҳамроҳӣ мекунанд. Мутаассифона, ғалогула барои одамон ҳосиятҳои зиёди зарарнок ва хатарнок дорад. Ифлосшавии муҳити атроф бо ғалогула дар одамон бемориҳои гуногунро ба вуҷуд меорад. Ғалогула аз ҳад баланд метавонад сабаби бемориҳои равонӣ, бемории заҳми медиа, ихтилои эндокринӣ ва дилу рагҳо гардад. Дар ин мақола масъалайи рушди муҳандисиу техникӣ ва тарзи ҳисоби кам кардани ғалогулаи нақлиётӣ дар яке аз минтақаи фароғатии ш. Душанбе, хиёбони А. Рудакӣ пешниҳод карда мешавад.

Мақсади аз ин ба таври амалий муайян кардани баландии сатҳи ғалогула дар яке аз минтақаҳои истироҳатии биноҳои баландошиёна дар шаҳри Душанбе мебошад (расми 1.).

Баландии сатҳи ғалогула дар нуқтаи муайяншуда шуда дБА,

$$L \text{ нук.муайян (рт)} = L_{\text{м.с (и.ш)}} - \Delta L_{\text{пар фазо (рас)}} - \Delta L_{\text{ҳаво(воз)}} - \Delta L_{\text{фаз саб(зел)}} - \Delta L_{\text{Экран (э)}} - \Delta L_{\text{Бино(зд)}}, \text{ дБА} \quad (1)$$

дар ин чо L манбаи садо (иш) – баландии сатҳи ғалогула аз манбаи паҳншавиаш (мошинҳо); $\Delta L_{\text{рас}}$ – паст кардани сатҳи ғалогула аз сабаби дар фазо пароканда шудани он, дБА; $\Delta L_{\text{ҳаво}}$ – паст шудани сатҳи садо аз ҳисоби пастшавии он дар ҳаво, дБА, $\Delta L_{\text{зелен}}$ майдонҳои сабз – паст шудани сатҳи садо аз ҳисоби майдонҳои сабз, дБА; $\Delta L_{\text{Экран}}$ – паст кардани сатҳи садо тавассути экран (бино), дБА; [2]



Расми I – Ҷойгиришавии минтақаи фароғатӣ дар байни хонаҷо
Эзоҳ: М.Ф.- Минтақаи фароғатӣ

Паст шудани сатҳи ғалоғула ҳангоми паҳншавии он дар фазо

$$\Delta L_{\text{pac}} = 10 \lg (r_n / r_o), \quad (2)$$

дар ин чо r_n – масофаи кӯтоҳтарин аз манбаи садо то нуқтаи ҳисоб, м;
 r_o – кӯтоҳтарин масофаи байни нуқтае, ки манбаи садо муайян карда мешавад; $r_o=7,5$ м.

Паст гаштани баландии сатҳи садо аз сабаби паст шудани он дар ҳаво

$$\Delta L_{\text{ҳаво}} = (\Delta_{\text{ҳаво}} r_n) / 100, \quad (3)$$

дар ин чо $\Delta_{\text{ҳаво}}$ – коэффициенти пастшавии садо дар ҳаво; $\Delta_{\text{ҳаво}} = 0,5$ дБА/м.
 Кам кардани баландии садо бо майдони сабз

$$\Delta L_{\text{ҳаво}} = \alpha_{\text{кабут}} \cdot B \quad (4)$$

дар ин чо $\alpha_{\text{кабут}}$ - доимии пастшавии садо $\alpha_{\text{кабут}} = 0,1$ дБА; B – дарозии майдони сабзазор;
 $B = 10$ м.

Паст кардани сатҳи садо тавассути экран (бино) $\Delta L_{\text{ҳаво}}$ аз фарқи дарозии роҳ ва паҳншавии садо δ , м вобаста аст.

Чадвали 1 – Вобастагии паст кардани сатҳи садо аз ҷониби экран ё ин, ки бино

δ	1	2	5	10	15	20	30	50	60
$\Delta L_{\text{ҳаво}}$	14	16,2	18,4	21,2	22,4	22,5	23,1	23,7	24,2

Масофаро аз манбаи садо ва аз нуқтаи ҳисоб то сатҳи замин сарфи назар кардан мумкин аст.
 Паст гаштани садо дар паси экран ё (бино) дар натиҷаи ба вучӯд омадани сояи садо дар нуқтаи ҳисобшуда ва ҳам гаштани шуоди садо дар атрофи экран ё бино ба амал меояд. [3]

Садои аз нақлиёти автомобили паҳн гашта дар ҳаво ва дар гирди бино кам мешавад.

$$\Delta L_{\text{ҳаво,бино}} = K \cdot W, \quad (5)$$

дар ин чо K – коэффициент, дБА/м; $K = 0,8 \dots 0,9$; W – бари (ширина) бино, м.

Бояд баландии садо дар минтақаи фароғатӣ аз 45 - 50 дБА зиёд набошад.

Барои муайян кардани сатҳи баландии садо дар биноҳои истиқоматӣ дар варианҷҳои гуногун аз ҷадвали 2 истифода бурдан мумкин аст.

Пас аз муайян намудани сатҳи пастшавии сатҳи садо дар нуқтаи ҳисобшуда қимматҳои додашударо дар формулаи (1) гузашта ҳал мекунем.

Чадвали 2 – Вариантҳои супоришдода шуда барои ҳисоб кардани сатҳи садо дар биноҳои истиқоматӣ

Вариант	r_n , м	δ , м	W, м	$L_{\text{ман. садо}}$ дБа
01	70	5	10	70
02	80	10	10	70
03	85	15	12	70
04	90	20	12	70
05	100	30	14	70
06	105	50	14	75
07	110	60	16	75
08	115	5	16	75
09	125	10	18	75
10	135	15	18	75
11	60	20	10	80
12	65	30	10	80
13	75	50	12	80
14	80	60	12	80
15	100	5	14	80
16	95	10	14	85
17	105	15	16	85
18	110	20	16	85
19	115	30	18	85
20	120	50	18	85

Маълумоти ибтидой дар ҷадвали 3 оварда шудаанд:

Ҷадвали 3 – Маълумоти ибтидой барои ҳисоб кардани садо дар бинои истиқоматӣ

Вариант	r_n , м	δ , м	W, м	$L_{\text{и.ш.}}$, дБа
№	75	50	12	80

Баландии сатҳи садоро дар нуқтаи муайяншуда ба воситаи формулаи (1) ҳисоб мекунем:

$$L \text{ нуқ.муайян (рт)} = L_{\text{манб}} \text{ садо (и.ш)} - \Delta L \text{ пар фазо (рас)} - \Delta L \text{ ҳаво(воз)} - \Delta L_{\text{фаз саб(зел)}} - \Delta L_{\text{Экран (э)}} - \Delta L_{\text{Бино(зд)}}, \text{ дБА}$$

Паст шудани сатҳи ғалогула аз сабаби парокандашавӣ дар фазо:

$$\Delta L_{\text{рас}} = 10 \lg (r_n / r_o),$$

ки дар он L (манбаи садо) (и.ш) – сатҳи ғалогула аз манбаъ (мошинҳо); $\Delta L_{\text{пар}}$ – паст шудани сатҳи ғалогула аз ҳисоби парокандашавии он дар фазо; дБА; $\Delta L_{\text{ҳаво}}$ – паст шудани сатҳи ғалогула аз ҳисоби пастшавии он дар ҳаво, дБА, $\Delta L_{\text{ф.с.}}$ (зелен) – паст шудани сатҳи ғалогула аз ҷониби фазои сабз, дБА; $\Delta L_{\text{Э}}$ – паст кардани сатҳи ғалогула тавассути экран (бино), дБА.

Барои ин мо бояд ҳисоб кунем: [4]

$$\Delta L_{\text{рас}} = 10 \cdot \lg (r_n / r_o)$$

$$\Delta L_{\text{рас}} = 10 \cdot \lg (75 / 7,5) = 10 \cdot \lg 10 = 10,$$

ки дар ин ҷо r_n - масофаи кӯтоҳтарин аз манбаи ғалогула то нуқтаи додашуда, м; r_o – масофаи кӯтоҳтарин байни нуқтае, ки дар он ҳусусияти садои манбаи ғалогула муайян карда мешавад ва манбаи ғалогула $r_o=7,5$ м.

Паст шудани сатҳи ғалогула аз сабаби паст шудани он дар ҳаво:

$$\Delta L_{\text{ҳаво}} = (L_{\text{ҳаво}} \cdot r_n) / 100$$

$$\Delta L_{\text{ҳаво}} = (0,5 \cdot 75) / 100 = 0,375$$

Пастшавии сатҳи ғалогула дар муҳити фазои сабз:

$$\Delta L_{\text{фаз с}} = \alpha_{\text{фаз с}} * B$$

$$\Delta L_{\text{фаз с}} = 0,1 \cdot 10 = 1,$$

дар ин чо $L_{\text{зел}}$ сабз – пастшавии ғалогулаи доимӣ дар муҳити сабзазор

$$L_{\text{зел}} = 0,1 \text{дБА/м};$$

В - паҳнои майдони сабзазор,

$$B = 10 \text{ м}$$

Паст кардани сатҳи ғалогула ба воситаи экран - $\Delta L_{\text{фазо}}$ аз фарқи дарозии роҳҳои ғалогула вобаста аст δ , м. (чадвали 1)

$$\text{Бинобар ин: } \Delta L = 23,7$$

Паст шудани ғалогула аз тарафи бино (монеа) аз сабаби инъикоси энергияи садо аз қисми болои бино ба амал меояд:

$$\Delta L_{\text{зд}} = K \cdot W$$

$$\Delta L_{\text{зд}} = 12 \cdot 0,85 = 10,2,$$

Дар ин чо K – коэффициент, $K = 0,8 \dots 0,9 \text{дБА/м}$

Бо истифода аз формулаи (1) баландии садоро дар нуқтаи додашуда бо иваз кардани тамоми маълумотҳо пайдо мекунем:

$$L_{\text{пр}} = 80 - 10 - 0,375 - 1 - 23,7 - 10,2 = 34,725 \text{ дБА.}$$

Хулоса

Сатҳи ҳисобкардашудаи садо дар минтақаи истироҳатӣ дар соҳтмони манзил 34,725 дБА аст, ки аз сатҳи иҷозатдодашудаи 45-50 дБА камтар аст. Аз ин рӯ, сатҳи ғалогула ба стандартҳо мувофиқат мекунад.

Муҳарриз: Иброҳимов С.Ч. – н.и.т., дотсент, мудири кафедраи бехатарии фаъолияти инсон ва экологияи ДПИП ба номи ақадемик М.С. Осими.

Адабиёт

- Охрана окружающей среды /С.В. Белов, Ф.А. Барбинов, А.Ф. Козяков и др.; Под ред. С.В. Белова. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: Высшая школа, 2014. – 319 с.
- Руководство по расчету и проектированию средств защиты застройки от транспортного шума/Г.Л. Осипов, В.Е. Коробков и др. – М.: Стройиздат, 1982. – 31c.
- Васильев В. А. Сравнение шумовых характеристик автотранспортных потоков, полученных расчётным путём и в результате натурных измерений // Акустика среды обитания: сборник трудов Третьей Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов / под ред. А. И. Комкина. Москва, 18 мая 2018 года. М: Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет), 2018. 274 с.
- Васильев В. А., Ксенофонтова В. К. Шум автомобильного транспорта // Noise Theory and Practice . 2020. № 1. С . 66-76.
- Гордеев Ю. А., Кулагин А. А. Зависимость шумозащитных свойств зеленых насаждений от времени года // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16 . № 1 (3). С. 736-740.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН-СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ- INFORMATION ABOUT AUTHORS

TJ	RU	EN
Гулаҳмадов Ҳайдар Шарифович	Гулаҳмадов Ҳайдар Шарифович	Gulahmadov Haidar Sharifovich
д.и.т., и.в.профессори кафедраи БФИ ва Э	д.т.н., и.о.профессора	D.Sc., I.V.Professor
ДТТ ба номи ақад. М.С.Осими	ТТУ имени академика М.С. Осими	TTU named after academician M.S. Osimi
E-mail: h.gulahmadov@mail.ru		
TJ	RU	EN
Ситамов Сикандар	Ситамов Сикандар	Sitamov Sikndar
Муалими қалон	Старший преподаватель	Senior Lecturer
ДТТ ба номи ақад. М.С.Осими	ТТУ имени академика М.С. Осими	TTU named after academician M.S. Osimi
E-mail: sikandarsitamov78@gmail.com		

ФАЛСАФАИ ИЛМ ВА ТЕХНИКА- PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

УДК 524.3.-002.21.03

ТАГЙИРЁБИИ АРЗИШҲОИ ИЧТИМОИИ ЧОМЕАИ МИЛЛИИ ТОЧИКОН ВА ТАЪСИРИ ОН БА ШУУР ВА МУҲИТИ ИННОВАЦИОНӢ

С.С. Сайдумаров, А.Ш. Абдулоев

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими

Дар мақола муаллифон масоили мухимми замони мусоир, тагйирёбии арзишҳои иҷтимоии чомеаи миллии тоҷикон ба шуур ва муҳити инноватсиониро таҳлилу баррасӣ кардаанд. Дар аввали мақола муаллиfon тавонистаанд, ки мубрамияти мавзӯро тавассути андешаҳои мухаққиони гуногунсоҳа муайян намояду мухимтарини онҳоро мавриди таҳлил қарор диханд. Дар идома барои боз ҳам муккамал гардидани таҳқиқот, шуур ва муҳити инноватсионии тоҷиконро дар фазои виртуалӣ мавриди таҳқиқ қарор додаанд. Боис ба зикр аст, ки тавассути усулҳои сабитгардидаи илмӣ тавонистаанд гурӯҳҳои мачозии шабакаи иҷтимоии фейсбуқро таҳлили муқоисавӣ намоянду бурду боҳти онҳоро дар таъсиргузорӣ ба шуури инноватсионии тоҷикон нишон диханд. Дар фарҷоми мақола муаллиfon роҳҳои амалии баланд бардоштани шуури инноватсионӣ ва оғаридани муҳити инноватсиониро пешниҳод намудаанд.

Калидвоҷаҳо: инноватсия, инноватор, шуури инноватсионӣ, муҳити инноватсионӣ, гурӯҳи инноватсионӣ, фазои виртуалӣ инноватсионӣ, тафаккури инноватсионӣ, тафаккури таҳлили-интиқодӣ, тафаккури математики-мантиқӣ, солимӣ ва дарозумрӣ, соҳаи кишоварзӣ, муҳандисони тоҷик, хирад, ангуру ва боз, китобхона, воҷасаҷӯ, тибби ҳалқӣ, донишнома, илми мусоир.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ИННОВАЦИОННОЕ СОЗНАНИЕ И ИННОВАЦИОННУЮ СРЕДУ

С.С. Сайдумаров, А.Ш. Абдулоев

В статье авторы проанализировали важные вопросы современности, трансформацию социальных ценностей таджикского национального общества в инновационное сознание и инновационную среду. В начале статьи авторам удалось определить актуальность темы с помощью мнений исследователей разных отраслей науки и проанализировать наиболее важные из них. Для того чтобы их статья всесторонне охватил эту проблему авторы обратили внимание на виртуальный мир таджикского общества. Всем ясно, что самый охватываемый социальный сеть в таджикском обществе является фей бук. Они с помощью современных научных методов проанализировали виртуальные группы.

Ключевые слова: инновация, инноватор, инновационное сознание, инновационная среда, инновационная группа, инновационное виртуальное пространство, инновационное мышление, аналитико-критическое мышление, математико-логическое мышление, здоровье и долголетие, сельское хозяйство, таджикские инженеры, мудрость, виноград и сад, библиотека, словарь, народная медицина, энциклопедия, современная наука.

TRANSFORMATION OF THE SOCIAL VALUES OF THE TAJIK NATIONAL SOCIETY INTO A INNOVATIVE CONSCIOUS AND INNOVATIVE ENVIRONMENT

S.S. Saidumarov, A.Sh. Abduloev

In the article, the authors analyzed important issues of our time, the transformation of the social values of the tajik national society into a innovative conscious and innovative environment. At the beginning of the article, the authors managed to determine the relevance of the topic using the opinions of researchers from various fields of science and analyze the most important ones. In order for their article to comprehensively cover this issue, the authors drew attention to the virtual world of tajik society. It is clear to everyone that the most widely used social network in tajik society is Facebook. They analyzed virtual groups using modern scientific methods.

Keywords: Innovation, innovator, innovative consciousness, innovative environment, innovative group, innovative virtual space, innovative thinking, analytical and critical thinking, mathematical and logical thinking, health and longevity, agriculture, Tajik engineers, wisdom, grapes and garden, library, dictionary, traditional medicine, encyclopedia, modern science.

Инсон ҳамчун мавҷудоти биологии бошуур дар тамоми давру замон баҳри беҳтар намудани зиндагии хеш тамоми имкониятҳои зеҳниву биологиашро истифода бурдааст ва кайҳо боз дарк намудааст, ки пешравии ҳама гуна чомеа аз пешравии илму техника вобастагӣ дорад. Бинобар ин, ҳама гуна миллатҳо барои пешрафт намудани давлаташон ба омӯзишу инноватсия дар соҳаҳои мухталифи илм ва техника тамоми имкониятҳои зеҳни, иҷтимоӣ ва иқтисодию сиёсии хешро сарф мекунанд, то ин ки аз замона қафо намонанду ҳама вақт пешгом бошанд. “Инсоният дар рӯйи хатти қирмизии хатарнок қарор дорад ва олимон набояд онро убур намоянд” [З.С.144]. Маврид ба зикр аст, ки шуруъ аз нимаи дуюми аспи XX ин анъана тобишҳои навро ба ҳуд касб намуд ва имрӯз низ рақобатҳо дар ин самт ниҳоят тезу тунд гашта истодаанд. Дар ин рақобатҳо ҳамон ширкат ва ё давлате бурд карда метавонад, ки ба унсурҳои бунёдии шахсияти инноватор аҳаммият медиҳаду майдони тадқиқоти фанҳои бунёдӣ дораду барои пешкаш намудани маҳсулот ба омма такя ба менечер – инноваторони хуб мекунад. Асосгузори сулҳои ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми унсурҳои болозикрро ба инобат гирифта, дар Паёми солонаашон солҳои 2025 – 2030 –ро «Солҳои рушди иқтисоди рақамиӣ ва инноватсия» эълон намуданд, ки айни мудаост. Маҳз дар ҳамин давра аҳли зиёро мебояд, ки баҳри миллати инноватсионӣ гардидани тоҷикон тамоми саъю қӯшиши хешро ба ҳарҷ диханду масъалаи мазкурро аз нигоҳи илмҳои мухталиф баҳогузори намуда, роҳ ва усулҳои нави ба хусусиятҳои миллии тоҷикон мувоғиқро коркард карда бароянд. Дар ин самт моро мебояд, ки ба масъалаҳои шахсияти

инноватор, муҳити инноватсионӣ ва технологияҳои инноватсионӣ аҳаммияти ҷиддӣ дигем ва мозарур доностем, ки ҳамин ҷанбаи масъаларо аз нигоҳи фалсафаи иҷтимоӣ мавриди таҳлил қарор дигем.

Фаъолияти инноватсионӣ – амалигардонии тарҳҳои инноватсионӣ, ҳангоми мавҷуд будани шахс – инноваторҳо, фазои инноватсионӣ, ба вучуд овардани инфрасохтори инноватсионию омода намудани маҳсулоти бозорги инноватсионӣ ва ба бозори озоди иқтисодӣ баровардадани маҳсулоти инноватсионӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин бармеояд, ки барои инноватсионӣ мусбиро амалӣ намудан фаъолияти як нафар ва ё мутахассиси як соҳа басандагӣ намекунад, зоро Ҳар як соҳаи фаъолияти инноватсионӣ моҳияту нозукиҳои хешро дар худ нуҳуфта дорад. Пас моро зарур аст, ки моҳияти ҳар як соҳаро муҳтасаран таҳлил намоем.

Барои дарки дурусти сатҳу сифати навоварӣ мо сараввал ба омори патентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон назар меандозем. Дар ҷаласаи ҷамъбастии фаъолияти «Маркази миллӣи патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023 ҷунин омадааст: "... дар соли 2023 ба муассиса 145 ариза барои гирифтани нахустпатент ба ихтироъ, 1 ариза барои патент ба ихтироъ ва 1 ариза барои патент ба намунаи саноатӣ пешниҳод гардидааст. Ҷиҳати ба қайд гирифтани тамғаҳои молӣ бо расмиёти миллӣ 767 ариза ва бо расмиёти байналмилалӣ бошад 2094 дарҳост ворид гардид, ки нисбати соли 2022, 156 ва 158 адад мувофиқан зиёд мебошад. Аз шумораи умумии ҳӯҷатҳои додашуда, 1 патент ба ихтироъ, 1 шаҳодатномаи муаллифӣ ба патент, 128 нахустпатент ба ихтироъ, 606 шаҳодатномаи муаллифӣ ба нахустпатент ва 526 ададро шаҳодатнома ба тамғаи молӣ ва тамғаи хизматрасонӣ ташкил медиҳад" [6]. Аз таҳлили гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки шумораи патентҳои бадастовардашуда нисбат ба аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоят кам мебошанд, пас моро мебояд, ки бъазе аз ұнсурҳои бунёдии ин масъаларо таҳлили фалсафӣ намоем. Яке аз ұнсурҳои бунёдии масъалалар инноватсионӣ, масъалалар шахс – инноватор ба ҳисоб меравад, ки онро мавриди таҳлил қарор медиҳем. Ба ҳамагон маълум аст, ки ҳама гуна навоварӣ ва ё қашфиёт маҳсулти тафаккур ба ҳисоб меравад ва "қобилияти таҳлили амиқу дуруст барои дарёфти усули нави кор ва ё қашфиёт бениҳоят зарур аст, бинобар ин, инкишофи ҷунин тафаккур барои насли наврас ниҳоят зарур мебошад" [4, С. 163]. Аз ин маълум мегардад, ки барои ба вучуд овардани шахс – инноватор пеш аз ҳама ба мактабу маориф аҳаммият додан лозим аст, зоро Ҳар як соҳаи ҳамаҷонибаи масъаларо инсон тавассути тафаккуру қобилияташ ба роҳ мемонад ва ташаккули ин равандҳои маърифатии инсон танҳо дар доираи таълимӣ тарбия такомул ёфта, ба дараҷаи баланди нобига рафта мерасанд. Мутахassisони соҳаи равоншиносӣ ва методикай таълим дар ин бобат усулҳои гүногунро коркард намудаанд, истифодаи амалии онҳо барои макотиби кишварамон ниҳоят саривақтӣ мебошад. Аммо бархе аз мутахassisон бар он назаранд, ки барои тарбияи шахсияти инноватор аҳаммият додан ба фанҳои маҳсус кифоягӣ намекунад, аниқтараш мутолиаи адабиётҳои муҳталифи бадеиро низ тавсия медиҳанд. «Инноватсионӣ тафаккуреро талаб менамояд, ки ҳамаи сарҳадҳоро убур карда ғояҳою коркард менамояд, ки татбиқи амалии онҳо ба ҷомеа ниҳоят заруранд» [1, С. 177]. Дар асри XXI нақши асосиро дар рушди ҷомеа он нафароне мебозанд, ки дорои тафаккури инноватсионӣ мебошанд. Барои таҳқиқи масъалаи донишгоҳи Гарвард таҳқиқотеро гузаронидааст, ки мувофиқи он дар як беморхона 100 нафар фаъолият менамоянд, ки 60 нафарашон дорои тафаккури хуб мебошанд, 10 - нафар қобилияти хуби эҷодӣ доранд ва танҳо 1 нафар қобилияти баланди эҷодӣ дошта, дар ҳамаи самтҳо метавонад натиҷаи дилҳоҳро ба даст биёрад [2, С. 329]. Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки ҳамаи одамон доништу маҳорат ва тафаккури баланди қобилияти инноватсионӣ доранд. Олимони соҳаи равоншиносӣ қайҳо боз исбот намудаанд, ки барои шахси инноватор тафаккури таҳлили-эҷодӣ ва математикӣ-мантиқӣ нақши асосӣ мебозанд. Пас моро зарур аст, ки ҳангоми таълимӣ тарбия аз қӯдакистон шурӯъ намуда, то ба мактабу донишгоҳҳо ба рушди ин ҳусусиятҳои тафаккур аҳаммият дигем, зоро "дунё дар як ҷой намеистад, пас маорифро низ мебояд ҳамқадами замон бошад ва технологияҳои навинро бо такя ба пешравиҳои илмҳои педагогӣ ва психологӣ дар раванди таълимӣ тарбия васеъ ба кор баранд" [5, С. 96]. Барои боз ҳам мукаммалгардии мавзӯи мавриди таҳлил қарор дошта моро мебояд, ки фазои инноватсиониро баррасӣ намоему ұнсурҳои бунёдии ҷомеаи миллӣ Тоҷикистони имрӯзаро ба мисли зеҳнияти миллӣ, хотираи таъриҳӣ, характеристери миллӣ, шуури миллӣ ва ғ. бо он муқоиса намоем.

Шахс ва ё ҷомеаи мусирро бе истифодаи интернет тасаввур намудан ғайри имкон аст. Дар замонҳои гузашта, ҷунин шиоре вучуд дошт, ки "агар ҳоҳед, ки сатҳи зиндагии мардумро фаҳмад – ба бозор равед", имрӯзҳо бошад, онро метавон бо ҷунин шакл тадбир намуд: "Агар фаҳмидан меҳоҳед, ки шуури ҷамъиятии як миллат дар қадом сатҳ қарор дорад, ба фазои виртуалии намояндагони ҳамон миллат ворид шавед". Ва ё ба андешаи П. О. Брайен «саҳифаҳои иҷтимоӣ – ин аввалин ҷизе аст, ки инсонҳо саҳар, бъаъд аз хоб ҳестан тафтиш мекунанд ва охирон ҷизе ҳаст, ки пеш аз хоб рафтани аз назар мегузаронанд» [8, С. 20]. Пас маълум мегардад, ки мо ҳоҳем наҳоҳем истифода аз фазои маҷозӣ як ұнсури ҷудоношавандай ҳаётамон гардидааст. Ҳамин ұнсурро ба инобат гирифта мө ба фазои виртуалии намояндагони миллати тоҷик ворид мегардем. Яке аз камбудиҳои ҷомеаи мо ин дар олами виртуали ё фазои интернет бо забони тоҷикӣ кам будани маводҳои таълимии оммафаҳм ба ҳисоб меравад. Омили асосии ҷунин костагӣ, надоштани блогерони донандай илмҳои педагогика, психология ва технологияи мусир мебошад. Бо вучуди каму костагиҳо мө таҳлили хешро дар шабакаи иҷтимоии Фейсбук (Meta Platforms, Inc) роҳандозӣ менамоем.

Ҳангоми таҳлили саҳифаҳои иҷтимоӣ, мө аз усули сентимент – таҳлил истифода мебарем, зоро аксариати муҳаққиқони соҳаҳо: фалсафа, сотсиология, психология ва дигар илмҳо онро васеъ роҳандозӣ

менамоянд. Сентимент – таҳлил (бо заб. анг. sentiment analysis) – бо ёрии усулҳои NLP (коркарди забони табий), омор зоҳир намудани шиддатнокӣ ва мавзуният дар шарҳҳоро мавриди омӯзиш қарор медиҳад [9]. Фарқияти асосии ин усул аз дигар усулҳо дар он аст, ки хусусиятҳои эмотсионалии объекти таҳқиқотро тавассути луғатҳои маҳсуси ба ҳамон миллат хос ба осонӣ пешниҳоди таҳқиқгар менамояд [10.С.95]. Илова бар ин ҳангоми гузаронидани тадқиқот мо ба чунин нишондиҳандаҳо низ аҳаммият медиҳем: шумораи бинандаҳо, шумораи шарҳҳо (мусбӣ ва ё манғӣ), гузаштани ҳар гуна лабхандҳо ва ф.

Чадвали 1 – Таҳлили сахифаи иҷтимоии Facebook (Metta)

№	Номи сахифа	Шумораи аъзоён	Бист пост дар ҷанд мудат ба нашр расидааст	Администраторони гурӯҳ ҷанд. маводро (аз 20-тояш) худашон бевосита таҳия кардаанд	Таносуби нашр бо забони тоҷикӣ ва дигар забонҳо	Эзҳӯ
1	Солимӣ ва дарозумрӣ	7541	4 – рӯз	0	8 - то	Муҳаққиқ таҳқиқотро дар рӯзи 24.02.2025 гузарондааст
2	Соҳаи кишоварзӣ	11300	4 – рӯз	0	18- то	
3	Муҳандисони тоҷик	2001	1 – сол	0	16- то	
4	Хирад (ум, разум, рассудок; мудрость)	12609	2 – рӯз	1	16-то	
5	Ангур ва боғ	63232	2 – рӯз	8	19-то	
6	Китобхона	29410	1 – рӯз	10	20 - то	
7	Вожаҷӯ وازجӯ	14869	2- рӯз	5	20	
8	Тибби ҳалқӣ	12975 1	2- рӯз	3- то	10- то	
9	Донишнома	5914	2- рӯз	4- то	20- то	
10	Илми муосир/ Современная наука/ Contemporary science	11214	4- рӯз	10- то	16 -то	

Ҳангоми таҳлили ҷадвал ба мо маълум мегардад, ки гурӯҳҳои маҷозӣ якмаром фаъолият наменамоянд ва аксарияти онҳо барои ба вучуд овардани майдони рушддиҳандаи тафаккури инноваторӣ таъсиргизор буда наметавонанд ва ҳатто аз рӯи шиори “номи баланду хонаи вайрон” фаъолият намуда истодаанд. Албатта танҳо фаъолияти гурӯҳҳои Ангур ва боғ, Вожаҷӯ ва Илми муосир қонеъқунандаанд.

Яке аз унсурҳои асосии баланд бардоштани шуури инноватсионии ҷомеа – оғаридани идеали иҷтимоӣ барои наврасон ба ҳисоб меравад. Аз таҳлили адабиёти бадеии бачагона маълум мегардад, ки аксарияти нависандагони тоҷик ҳангоми оғаридани образи қаҳрамони асар унсурҳои инноватории онро бо сабабҳои номаълум ва ё маълум (надоштани маълумоти кофӣ дар бораи ихтироотҳои фанҳои бунёдии замони мусоир) аз мадди назараҷон дур мондааст. Ҳамин ҳолатро дар филмҳои ватанини баъд аз соҳибистиклопӣ ба навор гирифташуда низ воҳурдан мумкин аст. Аломавараш дар он аст, ки насли наврас меҳоҳад яғон ҳамзабон ё ҳамваташашро ҳамчун шахси муваффақ бубинад, аммо бо айби масъулин онро пайдо карда наметавонад. Агар мо тавонем, ки як соҳаи хешро дар сатҳи байналмилалӣ пештоз намоем, пас фарзандони тоҷикони бурунмарзӣ бо як эҳтироми хоса ба он самт майл мекунанд ва меҳоҳанд, ки дар рушди ватани аҷоддиашон саҳмгизор бошанд. Албатта ҳама соҳаҳо барои пешрафти ҷомеаи миллиамон нақши ҳудро мебозанд, аммо пешрафти шаклҳои шуури ҷамъиятӣ дар ҳувайдо намудани нобигаҳои инноваторӣ нақши калидӣ доранд. Бинобар ин, таҳлили шаклҳои шуури ҷамъиятӣ, рушди онҳо ва маҳсусан шуури илмӣ вазифаи аввалиндараҷаи ҳар як зиёни тоҷик ба ҳисоб меравад.

Барои татбиқи ғояи инноватсионӣ як нафар басандагӣ намекунад, бинобар ин моро мебояд, ки гурӯҳи инноваторҳоро низ мавриди таҳлил қарор дигем. Ба андешаи Л.Н. Тсой барои татбиқи як ғояи инноватсионӣ якчанд инноватор лозиманд:

1. Инноватор – аз низом норозӣ буда, андешаи инноватсионӣ пешниҳод менамояд;
2. Методист – муайян менамояд, ки ин ғоя нав аст ё не ва агар нав бошад, барои қадом қишири ҷомеа равона гардидааст;
3. Менеджер – ёфтани сармоя ва технология баҳри дар амал татбиқ намудани ғояи нав ва ғоида ба даст овардан;
4. Сиёсатмадор – ғояи тавлидгаштаро дар сатҳи ҳоқимиёт ҳимоят менамояд [7].

Таҳлили маводи болозикр ба мо имкон медиҳад, ки якчанд унсури ҷомеа ва ё гурӯҳи инноватсиониро ба инобат гирем. Мутаасифона дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кам афродеро воҳурдан мумкин

аст, ки ягон гурӯҳи инноватсиониро номбар намояд. Дар ин самт моро мебояд корҳоро чоннок намоем ва пеш аз ҳама “бозори илмро” ба вучуд биёварем.

Хулоса

Дар фарҷом ҳаминро бояд зикр намуд, ки мо бояд ба як қатор самтҳо аҳаммияти ҷиддӣ дигем:

1. Ҳар як институти таҳқиқотӣ принсипи “Нақша – Амал - Фоида” –ро барои худаш тарҳрезӣ намояд;
2. Барои рушди тафаккури таҳлилий – интиқодӣ ва математикий - мантиқии хонандагон таваҷҷуҳи хоса равона намудан лозим;
3. Ҳангоми навиштани асарҳои бадей ва ё оғаридани филмҳои ватанӣ унсурҳои шахсияти инноватории қаҳрамон дар мадди аввал бояд бошанд;
4. Дар ҳама минтақаҳои аҳолиниши Тоҷикистон (ҳеч набошад дар маркази ҷамоату шаҳракҳо) ташкил намудани марказҳои рушди истеъдодҳо, маҳсусан марказҳои омӯзиши технологияҳои навин бо лавозимоти маҳсус мӯчаҳҳазонидашуда;
5. Барои олимону навоварони дорои тафаккури эҷодӣ майдони мусоид фароҳам овардан (ҳеч набошад аз ҳисоби грантҳои давлатӣ зиёд намудани бурсияҳо баҳри гузаронидани тадқиқотҳо дар самти илмҳои табииӣ, дақиқ ва техникиӣ);
6. Аз тарафи корхонаҳои бузурги истеҳсолӣ ба институтҳои илмӣ тадқиқотӣ фармоишҳои маҳсус пешниҳод кардан (таҷрибаҳо собит намудаанд, ки аксарият патенту рисолаҳои илмӣ барои ба даст овардани унвон ва вазифаҳои илмӣ навишта мешаванд, на барои пешрафти иқтисодии ҷомеа. Аксарияти чунин рисолаҳо ҳамчун номеклатура дар архив ва китобхонаҳои илмӣ ҷойгир шудаанд).
7. Дар Тоҷикистон ба вучуд овардани бозори илм ва ё маркази мубодилаи илм бо истеҳсолот.

*Муқариз: Шарофов Э.У. — н.и.фалсафа, дотсент., мудири қафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ ҶПИТ ба номи ақадемик
М.С. Осими.*

Адабиёт

1. Баркер А. Алхимия инноваций. М.: ООО «Вершина», 2004. 224 с.
2. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. СПб.: Санкт-Петербург оркестр, 1994. 448 с.
3. Рахимов, М. Х. Трансгуманизм и будущее человечества / М. Х. Рахимов, Ф. Р. Тураев // Вестник Таджикского национального университета. – 2019. – № 4. – С. 141-144. – EDN CBWKZR.
4. Сайдумаров, С. С. Инноватсия ва тағирии арзишҳои иҷтимоии ҷомеаи миллии тоҷикон дар замони мусоир / С. С. Сайдумаров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2024. – № 10. – Р. 162-167. – EDN VCMEDW.
5. Умаров, А. К. Просвещение Республики Таджикистан в начальный период государственной независимости / А. К. Умаров // Вестник Таджикского национального университета. – 2017. – № 3-4. – С. 91-97. – EDN ZQJGKX.
6. Чаласай ҷамъбастии фаъолияти «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон <https://www.facebook.com/ncpi19/>
7. Цой Л.Н. Конфликт как существенная характеристика социальных взаимодействий в условиях инноваций. От инновации к консервации: инноватор в практике. 2003. URL: <http://www.orc.ru/~tsoi/> (дата обращения: 15.01.2011).
8. O'Brien P. (2014) Advertising and Marketing. In: Harvey K. (eds.) Encyclopedia of Social Media and Politics. Thousand Oaks, CA: Sage. P. 20—25.
9. Introduction to Sentiment Analysis, <http://www.lct-master.org/files/MullenSentimentCourseSlides.pdf> (санаи муроҷиат 14.02.24)
10. Nugumanova A., Bessmertnyi I. Applying the latent semantic analysis to the issue of automatic extraction of collocations from the domain texts // Communications in Computer and Information Science. 2013.V. 394. P. 92-101.doi: 10.1007/978-3-642-41360-5_8.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН-СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ-INFORMATION ABOUT AUTHORS

TJ	RU	EN
Сайдумаров Сайдвоҳид Сайдбурҳонович	Сайдумаров Сайдвоҳид Сайдбурҳонович	Saidumarov Saidvohid Saidburkhonovich
н.и.ф.	к.ф.н.	Candidate of Philosophical Sciences
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи ақадемик М.С. Осими		
Абдулоев Абдулло Шайдуллоевич	Абдулоев Абдулло Шайдуллоевич	Abduloev Abdullo Shaydulloevich
асиссидент	асисстент	assistant
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи ақадемик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
E-mail: svd-2010@mail.ru		
TJ	RU	EN
Абдулоев Абдулло Шайдуллоевич	Абдулоев Абдулло Шайдуллоевич	Abduloev Abdullo Shaydulloevich
асиссидент	асисстент	assistant
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи ақадемик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
E-mail: shaydullozoda@mail.ru .		

ТАЪРИХИ ИЛМ ВА ТЕХНИКА- HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

УДК 624 (075.8)

ТАЪРИХИ СОХТМОНИ РОҲҲОИ АВВАЛИНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

О.Р. Нуманов

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими

Дар мақола маълумоти таъриҳӣ доир ба соҳтмони роҳҳои аввалин ва иншооти наклиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудаанд.

Калидвозжаҳо: Роҳҳои автомобилгард, паром, гупсар, дарё, Нақшаи панҷсола, армияи сурх, асп, шутур, зогнӯл, каланд.

ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О.Р. Нуманов

В статье приводятся исторические данные по строительству первых дорог и транспортных объектов Республики Таджикистан.

Ключевые слова. Автомобильные дороги, паром, гупсар, река, пятилетний план, Красная Армия, лошадь, верблюд, кирка, кетмен.

HISTORI CONSTRUCTION OF THE FIRST ROADS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

O.R. Numanov

The article provides historical data on the construction of the first roads and transport facilities of the Republic of Tajikistan.

Keywords. Highways, ferry, gupsar, river, five-year plan, Red Army, horse, camel, pickaxe, ketmen.

Сарсухан

Пешрафти кунунии чомеа аз ҳар як нафар аъзои чомеа робита бо дигаронро тавассути тафаккур, маҳорат, малака ва дониши замонавиро талаб менамояд. Ба албатта баҳри робитай дар тавозунбудаи боҳушро ба роҳ мондан нақши роҳҳо бе ниҳоят бузург мебошад, зоро роҳҳо ба мисли шоҳрагҳои бадани инсон табодули тамоми маводро ба танзим медаронанду үнсури мубрамтарини пайвандгари тамоми давру замон ба ҳисоб мераванд. Инсоният дар ҳама давру замон баҳри соҳтмон ва тармими роҳҳо диққати аввалиндарача медоданд, зоро ҳамаи табодули коло, аҳбор, илим ва ҳатто саломатии инсон тавассути роҳҳо ба вучуд меояд.

Ҳақ ба ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Ҳангоми воҳӯйр санаи 28-уми декабри соли 2024 дар толори Парлумони Тоҷикистон дар ҷаласаи якҷояи Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндағони Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Паёми худро “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд. Роҳбари давлат мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазъи соҳаи роҳу нақлиётро таҳлил намуда, ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон ва истифодаи имкониятҳои транзитии онро яке аз ҳадафҳои асосии рушди кишвар арзёбӣ намуданд. Таъқид гардид, ки бо таҷдиду азnavsозии роҳҳои мошингард дар зарфи панҷ соли охир тибқи арзёбии Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ мавқеи Тоҷикистон дар раддабандии ҷаҳонӣ аз рӯи нишондиҳанди сифати роҳҳо дар байни 165 давлати ба таҳқиқот фарогирифташуда аз зинаи 50 ба 44-ум баромада, нисбат ба солҳои қабли 6 зина баланд гардид. Дар баробари ин, вазорату идораҳои марбута супориш гирифтанд, ки барои татбиқи сифатноки лоиҳаҳои сармоягузорӣ, сари вақт ва бо риояи меъёрҳои мусоир амалӣ намудани бунёду азnavsозии роҳҳо дорои аҳаммияти байналмилалӣ, нигоҳдорӣ ва истифодаи дурусти роҳҳо, ташаккули долонҳои нақлиётӣ транзитӣ ва инфрасоҳтори онҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ намояд.

Масъалаи соҳтмон таъмир, таҷдид ва таъмини логистикаи бору коло дар Тоҷикистони пешазинқилобӣ волиёни амири Бухоро – бекҳо машғул буданд. Мутаасифона аксарияти амлоқдорони ондавраина баҳри соҳтмони пулҳо ва беҳтар кардани роҳҳо фикру андешае надоштанду бештар ғами киссаи худро меҳурданд. Дар бисёр маврид баҳри корҳои соҳтмони аз меҳнати иҷбории аҳоли дар “ниқоби савоб” истифода мебурданд. Албатта маврид ба зикр аст, ки новобаста аз азобу машаққатҳои зиёди аҳолии он давраина ба мисли асрҳои гузашта барои ҳару ароба роҳ намесоҳтанду аллакай мошинҳои аввалин дар роҳҳои Тоҷикистон ҳаракат менамуданд. Бинобар ин зарурияти таҷдиди роҳҳо ба вучуд омада буд ва роҳсозонро мебоист бо замонаи ҳеш созгорӣ менамуданду аз илму дониши мусоиртарин корбурд мекарданд. Сокини деҳаи Гумдаяк, колхозии 60-сола Собир Нӯъмонов ҷунин ёдовар мешаванд: “Солҳои ҳокимияти “амири муборак” буд. Деҳқонон рӯзе аз ҳезуми арча оташ афруҳта давра нишаста буданд. Ногаҳон одамони беки Ғузор даррасиданд ва “ба поён, ба роҳ!” амр карданд. Қасонеро, ки рафтан намехостанд, қамчинзанон бурданд. Дар роҳсозӣ мардону занон, пирону наврасон кор мекаранд. Белу каланд намерасид, ҳар кас ҳар асбобе, ки дар даст дошт, кор мефармуд [1].

Баҳри аз рӯи лоиҳа ба роҳ мондани соҳтмон мардуми одиро мебоист ҳарсангҳои 500-пудиро ресмонпеч карда, ба ҷарӣ тела дода, сангҳои хокро аз сабаби нарасидани замбар бо ҷомаашон ба ҷойи мувоғиқ интиқол медоданд. Илова бар ин мардум вобаста дарку фаҳмиши ондавраина усулҳои инноватсийниро истифода мебурданд. Масалан, маводҳои таркишгарӣ кам буданд ва ё тамоман мавҷуд

набуданд, аммо марду таги харсангҳо гулхан афрӯҳта то ба сурхшавӣ интизор мешуданд ва сипас каме об мепошиданд, то ин ки харсанг худ аз худ пора мегардид ва роҳ васеъ мешуд. Хизматгорони бек мардумро бехудаю баҳуда азият медоданд ва намегузоштанд, ки истироҳат намоянд.

Ба ҳамагон маълум аст, ки акасарияти мардуми онвақта аз ҷорпоён баҳри интиқол ва ё сафар намудан васеъ истифода менамуданд, аммо роҳҳо то ба андозае даҳшатнок буданд, ки ҳар одам часорати аз ҷунин ҷарӣ ӯбур намуданро надошт. Вазъият баъзан вақт ҷунон муташаниҷ мегардид, ки харсангҳоро буридан ғайри имкон буд, бинобар баҳри идома додани роҳ – роҳсозон аз ҷубу навдаҳои дараҳтон ҷапар бофта, бо усуљҳои муҳталиф ба харсангҳо пайваст намуда, болояшонро хокпӯш менамуданд. Пайраҳаҳои ба воситаи нардбон ба шаҳпораҳои оvezon пайвастшуда аз қанори дарёҳои шӯҳи кӯҳӣ тоб ҳурда мегузаштанд. Аз ин гуна пайраҳаҳо танҳо мардуми маҳаллӣ гузашта метавонистанд, зеро ки онҳо одат карда буданд.

Бесабаб нест, ки дар баъзе пайраҳаҳои маҳсусан ҳатарнок, дар дараҳои Яғnob, Фондарё ва Панҷ рӯи сангҳо аломатҳои огоҳкунанда гузашта, ҷунин ибораҳо навишта шда буданд: “Аз ту то қабристон – як қадам”! “Ҳамчун ашк ҳудро дар рӯи мижга эҳтиёт кун”! ва ғайра.

Яке аз сайёҳон дар ҳусуси пайраҳаи кӯҳии соҳили Фондарё, ки ҳоло ба роҳи васеъ бехатари автомобилгард табдил дода шудааст, ин тавр навишта буд: “Аз афти кор мо ба Анзоб расидем, гарчанде то он ҷо ҳанӯз 30 ҷақрим масофа буд. Ҷунин даҳшатро эҳтимол дигар набинем, зеро мисли Қофу Қандиҳӯрак барин (номи ҳамгаштҳои дараи Яғnob) номҳои ҳушро дигар дар умрамон вонахӯрдем [1].

Баъд аз барқарор шудани Ҳокимиятиар Тоҷикистон Ҳокимияти Советӣ барқарор гардида. Вай дар натиҷаи муборизаи шадиди деҳқонони меҳнаткаш ва қисмҳои Армияи Сурх ба муқобили дастаҳои сершумори Шӯравӣ ҳумматдорон дар пешашон машсад гузаштанд, ки бояд тамоми институтҳо ҷомеа бо тадриҷ рушд ёбанд ва масъалаи аввалиндарача – комунникатсия ба ҳисоб мерафт, зеро қаридар дар ҳудуди Тоҷикистони имрӯза роҳҳои мошингард вучуд надошт. Бинобар ин соҳмони роҳҳо яке аз стратегияи аввалиндарача ба ҳисоб мерафт.

Бероҳӣ дар роҳи баамалбарории ҷорабиниҳои ҳочагиҷо мадании Ҳокимияти нав монеаи қалоне буд. Барои ба пайраҳаҳои қачу килеб ба Ғарм расидан 12-14 рӯз ва ҳатто то Ҳисору Янгибозор (Ваҳдат) як рӯз лозим мешуд. Кушодани роҳҳои саворагард ва таъмин намудани ҳаракати нақлиёт яке аз муҳимтарин вазифа буд дар роҳи тараққиёти иқтисодии Тоҷикистон. Дар соҳтмони роҳ дар солҳои аввали Ҳокимияти ҳалқӣ, асосан, қисмҳои сағӣии Армияи сурх кор мекарданд, зеро онҳо асосан ба мақсадҳои ҳарбӣ истифода мешуданд. Аҳолии маҳаллӣ ҳам дар соҳтмони роҳҳо ба онҳо фаъолона ёрӣ мерасонданд. Он роҳҳо аксар дар ҷои пайраҳаҳо бефарш соҳта мешуданд. Соли 1924 бо қувваи аҳолӣ роҳи одии 200-километрии Ҳоруғ-Ӯш қушода шуд. Дигаре аз ҷунин роҳҳои арабагард роҳт Ғузор-Душанбе буд, ки 290 км масофа дошт [4]. Душанбе ва қисми марказии Ҷумҳурии Автономии Тоҷикистон бо бору масолеҳи лозимӣ, асосан, бо ҳамин роҳ қашонда таъмин карда мешуд [2, 3].

Аммо арабаҳо ба ин роҳи вазнин тоб намеоварданд. Бричкаҳо бошанд, ба ихтиёри қисмҳои армия тобеъ қунонида шуда буданд. Бинобар ин қисми борҳоро бо аспу шутур мекашонданд. Корвонҳои шутур ин масофаро дар ҳавои соғ дар 12-13 рӯз тай мекарданд Қисми бор, маҳсусан, озуқаворӣ дар ин муддат нобуд мешуд [1].

Соли 1925 ба соҳтмони роҳи автомобилгарди Термиз-Душанбе шуруъ намуданд. Дар ин кор саридораҳои роҳсозию бинокории дар Ғузор, Деҳнав ва Душанбе ташкилдодаи Саридораҳои Осиёимиёнагии нақлиёти маҳаллӣ мадади бузург расонданд. Соли дуюми соҳтмон гурӯҳи аввалини автомашинаҳо аз Термиз ба Душанбе омад. Инҳо машинаҳои камқуввату ҳурдҳаҷми кабинаҳояшон брезентию ҷарҳояшон ҷӯбин буданд. Бо ҷунин машинаҳои масъалаи ба таври оммавӣ боркашониро ҳал кардан имконнозазир буд. Илова бар ин, баъзе минтақаҳои роҳ вайрон буда ба ҳаракати автомобил тамоман имконият намедоданд. Аз сабаби набудани пулҳо дар ҷойҳои алоҳида машинаҳоро аз оби сою дарё тела дода, симпек карда гузарондан лозим меомад.

Бо вучуди ҳамаи ин, ба Душанбе омадани автомашина на танҳо дар соҳаи иқтисодиёт, балки инчунин дар бобати вусъат ёфтани соҳтмони роҳи автомобилгард аз пойтаҳти Тоҷикистон ш. Душанбе ба ноҳияҳои дарунтарии ҷумҳурий роли муайянӣ тарғиботӣ бозид.

Ҳамон сол дар асоси Қарори Комитети революционии РСС Тоҷикистон соҳтмони роҳҳои бесангфарши (ҳокии) мошингарди Душанбе – Қўргонтеппа, Душанбе-Янгибозор (Орҷоникидзебод), Душанбе-Варзоб, Душанбе-Ленинобод оғоз ёфт. Аммо вазифаи асосии он давра соҳтмони роҳи оҳани Душанбе-Термиз буд, ки вай мебоист алоқаи эътиимодноки ҳочагии ҳалқи мутараққии РСС Тоҷикистонро бо иқтисодиёти пуритидори Иттифоқи Советӣ таъмин мекард. Комитети Марказии Партияи Коммунистӣ ва Ҳукумати Советӣ қарор қабул карданд, ки роҳи оҳани Термиз-Душанбе аз ҳисоби буҷети иттифоқӣ соҳта шавад. Соли 1922 дар рафти мубориза бар зидди босмачиён қисмҳои Армияи Сурх роҳи оҳани бо фармони амири Бухоро Олимхон вайрон кардашудаи мавзеи Когон-Самсоновро аз нав барқарор намуданд. Баҳори соли 1925 ҳазорон заминковҳои авлодӣ гилкору дигар муттаҳассисон ба соҳтмони роҳи оҳан сафарбар шуда, аввалин поездро дар рӯзи 10 – сентябр соли 1929 дар Душанбе пешвоз гирифтанд.



Расми 1—Пул дар км 28 роҳи Сталинобод-Үротеппа (намуд аз боло)

Соли 1926 соҳтмони роҳи оҳани Термиз-Душанбе оғоз ёфт. Собиқ оҳангари устохонаи роҳи оҳани Қизил-Арват, марди сергайрату ташаббускор Вагаршак Ҷавадович Карамов сардори соҳтмон таъмин карда шуд. Роҳсозон зимистони солҳои 1927-1928 ҳам корро қатъ накарда, то Дехнав расонданд. Дар баробари ин, соҳтмони роҳҳои автомобилгард вусъат дода шуд. Роҳсозон қаҳрамонона мекнат мекарданд. Техникаи роҳсозӣ вучуд надошт. Одитарин механизмҳо башумор буданд. Кор асосан дастӣ ба воситаи белу зоғнулу занбаргалтак ва қувваи бозу иҷро карда мешуд.

Соли 1928 Комитети Ичроияи Марказӣ ва Совети Коммисарони Ҳалқи собиқ ИШ қарори маҳсус қабул намуда, ҳукуматҳои ҷумҳурӣҳо иттифоқиро вазифадор карданд, ки дар назди Советҳои Коммисарони ҳалқи ҷумҳуриҳо идораҳои роҳи нақлиёти автомобилий ташкил диханд. Ин идораҳо бояд ба ҳочагии роҳсозӣ роҳбарӣ мекарданд ва ҳаракати нақлиёти автомобилиро ба тартиб меандохтанд.

Дар асоси ҳамин қарор соли 1929 дар Тоҷикистон “Таджикортранс” ташкил дода шуд. Идораҳои кори соҳтмони роҳро дар асоси нақшай муайян ба тартиб даровард, онро мувофиқи мақсадҳои иқтисодӣ ва дараҷаи муайянӣ техниқӣ пеш бурд. Дар ибтидои панҷсолаи якум шабакаи роҳҳо боз 164 км афзуда, ба 1665 километр расид.

Ба ҳамин минвол, саноат ва ҳочагии қишлоқи Тоҷикистон, маҳсусан соҳаи асосии он паҳтакорӣ, дар панҷсолаи аввал босуръат тараққӣ карданд. Дар ҷануби ҷумҳурӣ иншооти калони обёрикунӣ равнақ гирифт. Аҳолии шаҳру дехот афзуд, корхонаҳои саноати паҳтатозакунӣ, шоҳибофӣ ба вучуд омаданд, муассисаҳои маданий, майшиҳои соҳта шуданд.

Ҳамаи ин кори бетаъхиру мунтаззами нақлиёту ҳочагии роҳ, таъмини алоқаи доимии нақлиёти Тоҷикистону марказҳои саноатии Иттифоқи Советӣ ва ноҳияҳои доҳили ҷумҳурӣ талаб мекарданд. Бинокорони роҳи оҳани Душанбе-Термиз барои пеш аз муҳлат то рӯзи күшодашавии съезди III фавқулодда ба итмом расонидани роҳ мусобиқаи сотсиалистиро вусъат дода, ба қавлашон вафо карданд. 10 сентябри соли 1929 қарib 2 моҳ пеш аз муҳлати муқарраршуда поездӣ аввалин ба ш. Душанбе омад. Ба кор даромадани ин роҳи оҳан барои тараққиёти пурвчи минбаъдаи иқтисодиёт ва маданияти Тоҷикистон, болоравии некуаҳволии ҳақи тоҷик шароит фароҳам овард. Ибтидои соли 1930 қисмати роҳи оҳани Душанбе-Янгибозор (Ваҳдат) ҳам ба истифода дода шуд.

Аммо ноҳияҳои дарунтари ҷумҳурӣ пештара барин, на роҳи автомобилгард доштанду на роҳи арабагард. Роҳҳо, ки нав күшода шуда буданд, хеле ноқис буда, ба меъёру шартҳои техниқӣ мувофиқат намекаданд. Роҳҳои тангу бефарш ҳатто обрав надоштанд. Ба ҷои пул дар тунукобиҳо гузаргоҳҳо ва дар чуқуриобҳо паром (кема) -ҳои муваққатӣ хизмат мекарданд. Автомашинаҳо ҳатто дар фасли тобистон дар ҷунин роҳҳо аз сабаби ғафсии ҳоку ҷанг базӯр ҳаракат мекарданд. Дар фасли зимистон аз он ҷойҳо гузаштан амри маҳол буд. Нависанда Борис Пилняк дар ин ҳусус ҷунин гуфта буд: “Ҳоки сари роҳҳо бемуболига ним метр ғафсӣ дорад. Ронанда дар рӯи ҳок, ҳамчун дар об роҳ меравад. Вай дар оғӯши ҷангу ҳоки чун пар сабук пеши роҳашро дида наметавонад. Ҳок аз зери ҷарҳҳои автомобил монанди дуди ғафс ба ҳаво мөхезад. Агар шамол аз пасатон вазад, автомобил пеш ҳаракат карда наметавонад, зеро ҷанг аз машина гузашта, пеши ҷашми ронандаро торик мегардонад. Вай на роҳро дида метавонад, на машини рӯбарӯояндаро. Ҷунин роҳҳо ҳам бисёр набуданд. Аз Душанбе ба самти Қӯрғонтекпа аз масофаи 100 км ғақат 4-5 километраш бо сангреза пӯшида шуда буд. Аз Янгибозор (Ваҳдат) то Тутқавул роҳ бо сангреза пӯшида шуд. Дигар роҳҳои Қӯрғонтекпа (Боҳтар)-Панҷ-Қӯлоб, Айвоч-Ҷилликӯл (Дӯстӣ) роҳи арабагарди ҳокӣ буданд.

Главдортранси Тоҷикистон дар панҷсолаи якум пешбинӣ намуд, ки роҳҳои асосии шоҳроҳи автомобилгард сангфарш карда шуда, аз онҳо ба колхозу совхозҳо ва истгоҳи роҳи оҳан роҳҷаҳои мосингард бароварда шаванд. Барои соҳтмони роҳҳо дар солҳои 1929-1933, 113 млн. сӯм, аз он ҷумла 70,7 % аз бюджети иттифоқӣ маблағ ҷудо карда шуд.

Мувофиқи пешбинии Нақшай панҷсола аз Ленинобод (Суғд) ба самти шимол, аз Янгибозор (Ваҳдат)-у Душанбе ба тарафи ҷануб ба маҳалҳои дуртари аҳолинишин роҳҳои нави хокпӯш соҳта, роҳҳои мавҷуда обод карда шуданд.

Коргарони роҳ 5 ноябри соли 1929 дар дарёи Вахш дар тангии Қумсангир пул соҳта, қисми шимолӣ ва ҷанубии роҳи Душанбе-Қӯлобро ба ҳам пайваст карданд. Дар ин рӯз дар роҳи нав санчиши ҳаракати автомашина гузаронида шуд. Автомашинаҳо дар баязе минтақаҳои танг гузашта натавонистанд. Аммо ба ин норасой нигоҳ накарда роҳи автомобилии самти Зардолу ва дараи Пули Сангин, ки пеш ҳатто барои гузаштани ароба имкон намедод, қабул карда шуд.

Барои хотира аз ин соҳтмони душвор дар рӯи ҳарсанги сари роҳ чунин калимаҳо кандо шуда буд: “Сапёрҳои РККА дар соҳтмони панҷсола”. 20 октябри соли 1929. Ба шароити вазнини иқлими Осиёи Миёна нигоҳ накарда, супориши Ҳукумат дар вақташ ичро карда шуд.

Соли 1930 роҳи байни Душанбе-Янгибозор (Ваҳдат) қариб пурра бо сангреза пӯшонда шуд. Соли 1931 соҳтмони роҳи хокии Душанбе-Қўрғонтеппа (Боҳтар) анҷом ёфт. Вале аз он фақат дар ҳавои хушк истифода бурдан мумкин буд, зеро ҳоки ғафси роҳ дар мавридиҳои барфу борон лой шуда, ҳаракати автомобилро душвор мегардонд. Роҳи байни Душанбе-Обигарм ҳам аз роҳҳои вазнин ба ҳисоб мерафт. Ҳусусан, минтақаҳои ағбаи Дубеда, роҳҳои барфпӯши Қальъа дашт душворгузар буданд. 6-7 моҳи тирамоҳу зимистон ҳаракати автомобил дар ин роҳ қатъ мегардид. Дар давраи панҷсолаи якум (солҳои 1929-1932) 2360 км роҳ соҳта шуд. Сети роҳи Тоҷикистон бо якҷояии минтақаҳои соҳташудаи роҳи калони Помир ба 4766 км расид, ки аз он 182 километраш сангфарш карда шуда буд.



Расми 2 – Пул дар роҳи автомобилгарди Ҳисор аз болои дарёи Ҳонақо

Соҳтмони роҳи баландкӯҳи Ўш-Помир соҳтмони калонтарини панҷсолаи якум дар Тоҷикистон ҳисоб мейёфт. Помир-“Боми ҷаҳон” райони хеле дурдасти кӯҳии Тоҷикистон он давраина ба шумор мерафт.

Дар замони тоинқилобӣ ба ивази ҷандин ҷони мардуми меҳнатӣ ба Ҳоруғ пайраҳаи саворагрд соҳта буданд. Ҳазорон корвони шутур масофаи байни шаҳри Қирғизистон-Ўш ва Ҳоруғро дар зарфи 30-35 рӯз бо машаққат тай намуда, аҳолию сарҳадчиёни Помирро то соли 1933 бо ҷизҳои зарурӣ таъмин мекарданд. Баязе сплоҳо аз сабаби номусоид омадани обу ҳаво ҳисфи бори даркорӣ нокашонда мемонд. Бо ин роҳ автомобил ҳаракат карда наметавонист. Ағбаҳои осмонҳароши Ҷигирчик, Талдиқи Сафед, Қизил-Арти тӯғонхез, Оқбайтали яҳбаста ва Куй-Тезаки барфпӯш садди шикастназари роҳи автомобилгард мешуданд. Водиҳои Алай, марги Маркансу, биёбони қумзори Қарокӯл, водии Алинур ва ниҳоят дараи тармадори дарёи Гунд ҳам аз ҳатар холӣ набуданд.

Ҳанӯз моҳи октябри соли 1928 Комитети партияи вилояти Тоҷикистонии Партияи Коммунистии Ӯзбекистон дар қарори худ аз бюрои Осиёимиёнагии КМ ВКП (б) ҳоҳиш кард, ки масъалаи соҳтмони роҳи автомобилгарди Ўш-Мурғоб-Ҳоруғро ҳал намоянд [5]. Байдтар, Совети Комиссарони Ҳалқи СССР моҳи май соли 1931 дар бораи соҳтмони роҳи Помир-Ўш-Ҳоруғ қарор қабул кард. Ба идораҳои соҳтмонии “Помирстрой” (стройшосдор-1), ки дар шаҳри Ўш воқеъ буд, Н.Я. Федермессер сардор таъйин шуда омад. Аз 20 июл сар карда ба соҳтмони роҳи Помир барои кор кардан мутахассисони роҳсоз, донишҷӯёни донишкадаҳои олию техникумҳои роҳсозӣ, бригадаҳои бинокории коргарон омадан гирифтанд. Аллакай дар охири соли 1931 шумораи колективи роҳсозони Помир аз 4 ҳазор гузашт.

Кор дар минтақаи якуми бинокорӣ марказонидашуда шуд. Дар дараҳои серҳарсанг ва ағбаҳои сербарф маҳалаҳои бинокорон ба вучуд омаданд. Дар масофаи 160 км шабу рӯз садои таркиши кӯҳ, зарбаи болғаҳои калонҳаҷм паҳн мешуданд. Меҳнати зарбдоронаи колективи бисёрҳазорнафараи роҳсозони “Помирстрой” бо ғалаба анҷом ёфт. Нақшай кори соли 1931 барзиёд ичро гардид. Дар ағбаҳои даснораси Ҷигирчик, Талдиқ ва дараҳои танг то водии Алай роҳ баромад. Дар зарфи камтар аз ним сол ба ҷониби Ҳоруғ 241 км роҳ кушода шуд.

Махсусан, лоиҳаҳои соли 1932 душвории зиёд аз сар гузарониданд. Онҳо лоиҳаи аз ҷиҳати техниқӣ асосноки роҳро аз Ўш дар масофаи 241 км тайёр карда супорида, моҳи апрел корҳои ҷустуҷӯкуниро ба самти Иркештам вусъат доданд. Соли 1932 барои роҳсозон дар ин соҳтмони вазнин соли

ҳақиқатан зарбдорона буд. Корҳои асосӣ дар минтақаи 2 дар масофаи 200 км аз ағбаи Қизил-Арт то ағбаи баландкӯҳи Оқбайтал авҷ гирифтанд.

Намояндагони миллатҳои гуногуни мамлакатамон тоҷику рус, украини туркман, ўзбеку қирғиз, белорусу тотор таҳти шиори “Роҳ ба Хоруғ” ба истеҳкоми асрини Помири шарқӣ ҳучум оварданд. Дар минтақаҳои вазнитарин коммунистону комсомолҳо амал мекарданд.

Ағбаи Қизил-Арт бинокоронро бо тӯфони шамолу барф пешвоз гирифт. Ба он шӯри табииати кӯҳӣ тоб овардан гӯё имконпазир буд. Ба ин минтақа бригадаҳои беҳтарин сафарбар карда шуданд. Роҳсозон ба барфу борон, хоку сангҳои яхбаста нигоҳ накарда ҳар шабонарӯз 16-соатӣ кор мекарданд, харсангҳоро шикоф мекарданд, бо доруҳои тарконанда онҳоро чаппа менамуданд. Пас аз фатҳи Қизил-Арт ҳарбу зарб дар минтақаҳои боз ҳам душвортарини соҳили Маркансу, ки онро дар байнӣ кӯҳҳо соҳили марг меномианд, инчунин дар канори дарёи яхбастаи Музкӯл сар шуд.

Дар ағбаи яхбастаи Оқбайтал бригадаҳои беҳтарини коргарон роҳкушоиро аз тарафи шимол, қисми сапёрии армия аз тарафи ҷануб сар карданд. Соли 1933 бинокорӣ дар тамоми масоҳати лоиҳавӣ авҷ гирифт. Коллективи панҷазорнафараи “Помирстрой” шабу рӯз, гармою сармо нагуфта, ҷадал мекарданд, ки шоҳроҳи баландтарини ҷаҳонро пеш аз мӯҳлат қушоянд. Аллакай моҳи май ҳамон сол аз шаҳри Ӯш барои аз барфу тарма тоза кардани ағбаҳо машинаҳои корӣ роҳӣ шуданд. Онҳо 7 рӯз роҳ гашта ба минтақаи дурттарини Хоруғ расиданд. Аз паси онҳо автомашинаҳо, ки коргарон, асбобу анҷом, озуқаворӣ мекашонданд, раҳсипор шуданд. Бинокорон бо машинаю асбобу анҷоми роҳсозӣ дар минтақаҳои нотамом тақсим шуда, ҳарбу зарбро давом медоданд. Садои путку зоғнӯл, ғуриши мотору асбобҳои пармакунӣ, таркиши харсангҳо тамоми кӯҳҳои осмонхарошро фаро мегирифт. Кӯҳканон охирин зарбаҳои муқтадир ба дили кӯҳ зада, ағбаи сербарфу тармафурои Куй-Тезекро ваҷаб ба ваҷаб фатҳ намуданд. Соли 1933 аввалин маротиба отрядҳои машинӣ-роҳсозии бо техника мусаллаҳ ба кор даромаданд. Шоҳроҳи баландкӯҳи Ӯш-Хоруғ дар зарфи камтар аз се сол қушода 7 сентябрини соли 1933 ба истифодабарӣ дода шуд.

Кушодашавии роҳи мазкур барои ҳоҷагии ҳалқи ВАБК аҳамияти бузург дошт. Помир бо роҳи оҳани умумии мамлакат пайваст гардид. Ба шароғати кушодашавии роҳ ҳоҷагии ҳалқи қишвари кӯҳӣ босуръат пеш рафт. Обороти моли вилоят дар соли 1936 назар ба соли 1933 даҳ баробар афзуд.

Маврид ба зикр аст, ки дар ибтидои соли 1933 Тоҷикистон соҳиби 500 автомобили боркаш буд. Дар бобати қашондани бору одамон роли нақлиёти автомобили торафт мөафзуд. Дар солҳои панҷсолаи дуюм ҳоҷагии роҳсозӣ низ хеле пеш рафт. Главдортранси (Саридораҳои роҳу нақлиёт) тоҷик, ки ба он коммунисти меҳнатдӯст В.Ҷ. Қарамов сардорӣ мекард, дар ҷумҳурӣ ба яке аз ташкилоти пурӯзвват табдил ёфт. Ин ташкилот ба худ ҳам ҳоҷагии роҳ, ҳам нақлиёти автомобилиро муттаҳид мекард. Дар назди “Главдортранс” шӯъбайи сиёсӣ таъсис дода шуда буд, ки вай бо корҳои оммавию сиёсӣ, маданию маърифатноккунии роҳсозону нақлиётчиён машғул мешуд. Саридора рӯзномаи бисёрнусха мебаровард. Ташкилоти роҳ бо воситаҳои нақлиёт мусаллаҳ карда шуданд. Онҳо пай дар пай машинаҳои роҳсозии истеҳсоли ватаний ва ҳориҷӣ мегирифтанд.

Ҳамаи ин боиси вусъат ёфтани кори роҳсозӣ дар ҷумҳурӣ гардиданд. Ҳанӯз дар соли аввали панҷсола 686 км роҳи хокпӯш, 158 км роҳи сангфарш, 20 км роҳи мумфарш қушода шуд, ки ин нисфи роҳи дар панҷ соли пеш соҳташударо ташкил мекард. Ба роҳи сангфарш дикқати маҳсус дода шуд. Дар маҳалҳо саридораҳои сардорони роҳ ва отрядҳои роҳсозон таъсис дода шуданд. Роҳсозон машинаҳои калонҳаҷми ЗИС-5, грейдерҳои вазнин, скреперҳои тракторӣ, ғалтакҳои моторнок, дегҳои битумпазӣ ва ғайра гирифтанд.

Дар солҳои панҷсолаи дуюм соҳтмони як қатор роҳҳои муҳими ҷумҳурӣ анҷом ёфт. Соли 1933 дар шимоли ҷумҳурӣ роҳи автомобилгарди Самарқанд-Панҷакент ба анҷом расид. Ин роҳ соли 1935 то Варзи Ҷонор (ҳозира маркази райони Айнӣ) давом дода шуд. Ҳамон сол автомашинаҳо аз Душанбе ба Обигарму Қалъаидашт рафтумад карданд. Баъд аз як соли дигар роҳи душвори Душанбе-Ғарм қушода шуд.

Қобили қайд аст, ки дар ин давра ба кори соҳтмони роҳ бо даъвати партия колхозҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ каму беш мустаҳкамшуда фаъолона иштирок намуданду Колхозчиён ба муборизаи умумиҳалқӣ барои роҳкушоӣ ҳиссаи калон гузоштанд. Онҳо аз роҳҳои магистралӣ ба маркази колхозу ноҳияҳо садҳо километр роҳи арабау автомобилгард бароварданд. Бо қувваи худашон роҳҳои Ғарм-Чиргатол, Айнӣ-Мастҷоҳ, Чормағзак-Ҷонор бунёд намуданд. Агар саҳми меҳнатии аҳолӣ барои роҳсозӣ дар солҳои панҷсолаи якум 0,5 млн. сӯмро ташкил дода бошад, пас вай дар давраи панҷсолаи дуюм то 18,5 млн. сӯм афзуд, дар се соли панҷсолаи сеюм ба 82,1 млн. сӯм расид.



*Расми 3 – Пул аз болои дарёи Зарафшон дар км 108 роҳи
автомобилгарди Душанбе-Хӯҷанд*

Шабакаи роҳҳои автомобилгард дар ҷумҳурӣ дар охири панҷсолаи дуюм (с. 1937) назар ба ибтидои панҷсола 12,7 баробар васеъ шуд. Дарозии он ба 6920 км расид. Роҳсозӣ кори умумиҳалқӣ шуда монд. Ҳофизону шоирон дар достону сурӯдҳояшон роҳҳои нави васею ҳамвори машинагардро васф менамуданд. Ана ҷанд мисраъ аз назми шоири ҳалқӣ Юсуф Вафо:

Эй ағба, кунун шав, ки мо ободем,
Он роҳи туро ба барфу борон додем.
Қад-қади Зарафшони чӯқури шӯроб,
Роҳи нави мошинравак, бикшодем.
Роҳи нави мо – роҳи ачиб ҳамворе,
Мошинау роҳгузари вай ҷандин ҳазор.
Ларzonпули дарёи Зарафшон ғалтид,
Дар ҷош, vale пули қавӣ гашт савор.

Аз таҳлилу гуфтаҳо боло бармеояд, ки мо тоҷикон дар ҳама давру замон ба корҳои ободонӣ ва роҳсозӣ бо як мароқи беандоза машғул мегардидем. Замони муосирро давраи муборизаҳои давлатҳои абарқудрат ва ширкатҳои фаромиллӣ ном мебаранд ва ё бо ибораи дигар “инсоният дар рӯйи ҳати қирмизии хатарнок қарор дорад ва олимон набояд онро убур намоянд” [6. с. 144]. Маҳз дар замони муосир тарбияи “мутахассисон нақши ҳувияти миллиро ҳамчун субъекти фаъолияти иҷтимоӣ – таъриҳӣ, ки дорандай низоми рушдёфтаи, коммуникатсионӣ, ба душ гирифтани ҳисси масъулияти ягона, шуури ягона, ҳудшиносӣ, зеҳният, мақсади ягона ва ғ.” [7. с. 177] заруранд ва мо омӯзгорони соҳаи роҳсозӣ бояд ҳангоми тарбияи роҳсозони оянда ҳамаи үнсурҳои болзикро ба инобат гирифта, «зери сиёсати пешгирифтаи давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон, махсусан, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон бар зидди ҳамагуна мушкилиҳо мубориза барем” [8. с. 27].

*Муқарриз: Шарофов Э.У. — н.и.фалсафа, дотсент., мудири қафедраи фанҳои ҷомеашиносии ДПЛТ’ ба номи ақадемик
М.С. Осимӣ*

Адабиёт

- Исмоилов А.И, Суслепин А.В. Наклиёт ва роҳҳои кишвари қӯҳӣ. Нашриёти “ИРФОН”, Душанбе 1974. 54 саҳ.
- Нуманов О.Р. Лоињакашии иншоотњои нақлиётӣ. Дастири таълимӣ. Қисми 1. Асосњои лоињакашии иншоотњои нақлиётӣ. ДТТ ба номи ақадемик М.С.Осимӣ. Душанбе 2015 с. 228 саҳ.
- Нуманов О.Р. Лоињакашии кӯпрукҳо. Васоити таълимӣ. ДТТ ба номи ақадемик М.С.Осимӣ. Душанбе 2023 с. 220 саҳ.
- Газетаи “Комсомолец Таджикистана”, 25 октябри.соли 1972.
- Назаршоев М. Парторганизация Памира в борьбе за социализм и коммунизм, г. Душанбе, 1970, стр.193.
- Рахимов, М. Х. Трансгуманизм и будущее человечества / М. Х. Рахимов, Ф. Р. Тураев // Вестник Таджикского национального университета. – 2019. – № 4. – С. 141-144. – EDN CBWKZR.
- Сайдумаров, С. С. Давлати миллӣ: мушкилот ва таҳдидҳои замони муосир (дар мисоли Тоҷикистон) / С. С. Сайдумаров, А. Қ. Умаров, А. Ш. Абдуллоев // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. – 2023. – №. 3. – Р. 173-179. – EDN RPGJFK.

8. Саидумаров С.С., Умаров А.Қ. Таъсири ширкатҳои фаромилӣ ба амнияти давлати миллӣ [Матн] / С.С. Саидумаров, А.Қ. Умаров // Политехнический вестник ТТУ имени ак. М.С.Осими. серия: Серия Наука и Общество. - 2023. - №1(1). -С.25-28

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ-СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ-INFORMATION ABOUT AUTHOR

TJ	RU	EN
Нуманов Олим Раҳимович	Нуманов Олим Раҳимович	Numanov Olim Rahimovich
н.и.т. дотсент	к.т.н., доцент	Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik Technical University named after Academician M.S. Osimi
E-mail: nor5@mail.ru		

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Приложение 1
к Положению о научном журнале
"Политехнический вестник"

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
статей в журнал "Политехнический вестник"

1. В журнале публикуются статьи научно-практического и проблемного характера, представляющие собой результаты завершенных исследований, обладающие научной новизной и представляющие интерес для широкого круга читателей журнала.

2. Основные требования к статьям, представляемым для публикации в журнале:

- статья (за исключением обзоров) должна содержать новые научные результаты;
- статья должна соответствовать тематике и научному уровню журнала;
- статья должна быть оформлена в полном соответствии с требованиями к оформлению статей (см. пункт 5).

3. Статья представляется в редакцию по электронной почте и в одном экземпляре на бумаге, к которому необходимо приложить электронный носитель текста, идентичного напечатанному, а также две рецензии на статью и справку о результате проверки на оригинальность.

4. Структура статьи

Текст статьи должен быть представлен в формате IMRAD¹ на таджикском, английском или русском языке:

ВВЕДЕНИЕ (Introduction)

Почему проведено исследование? Что было исследовано, или цель исследования, какие гипотезы проверены? Включает: актуальность темы исследования, обзор литературы по теме исследования, постановку проблемы исследования, формулирование цели и задач исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (MATERIALS AND METHODS)

Когда, где и как были проведены исследования? Какие материалы были использованы или кто был включен в выборку? Детально описывают методы и схему экспериментов/наблюдений, позволяющие воспроизвести их результаты, пользуясь только текстом статьи. Описывают материалы, приборы, оборудование и другие условия проведения экспериментов/наблюдений.

РЕЗУЛЬТАТЫ (RESULTS)

Какой ответ был найден. Верно ли была протестирована гипотеза? Представляют фактические результаты исследования (текст, таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки).

ОБСУЖДЕНИЕ (DISCUSSION)

Что подразумевает ответ и почему это имеет значение? Как это вписывается в то, что нашли другие исследователи? Каковы перспективы для будущих исследований? Содержит интерпретацию полученных результатов исследования, включая: соответствие полученных результатов гипотезе исследования; ограничения исследования и обобщения его результатов; предложения по практическому применению; предложения по направлению будущих исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (CONCLUSION)

Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, приведенных в них.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (REFERENCES)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (см. п.3).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (AUTHORS' BACKGROUND)

оформляется в конце статьи в следующем виде:

¹ Данный термин составлен из первых букв английских слов: Introduction (Введение), Materials and Methods (Материалы и методы), Results (Результаты) Acknowledgements and Discussion (Обсуждение). Это самый распространенный стиль оформления научных статей, в том числе для журналов Scopus и Web of Science.

Ному насаб, ФИО, Name

Дараца ва унвони илмий, Степень и должность,

Title²

Ташкилот, Организация, Organization

e-mail

ORCID³ Id

Телефон

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ (CONFLICT OF INTEREST)	<p>Конфликт интересов — это любые отношения или сферы интересов, которые могли бы прямо или косвенно повлиять на вашу работу или сделать её предвзятой.</p> <p>Пример:</p> <ol style="list-style-type: none"> Конфликт интересов: Автор Х.Х.Х. Владеет акциями Компании Y, которая упомянута в статье. Автор Y.Y.Y. – член комитета XXXX. Если конфликта интересов нет, авторы должны заявить: Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов. <p><u>Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи</u></p>
ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ (AUTHOR CONTRIBUTIONS).	<p>Публикуется для определения вклада каждого автора в исследование. Описание, как именно каждый автор участвовал в работе (предпочтительно), или сообщение о вкладах авторов в процентах или долях (менее желательно).</p> <p>Пример данного раздела:</p> <ol style="list-style-type: none"> Авторы А1, А2 и А3 придумали и разработали эксперимент, авторы А4 и А5 провели теоретические исследования. Авторы А1 и А6 участвовали в обработке данных. Авторы А1, А2 и А5 участвовали в написании текста статьи. Все авторы участвовали в обсуждении результатов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (по желанию автора)	
БЛАГОДАРНОСТИ (оционально) - ACKNOWLEDGEMENT (optional)	Если авторы в конце статьи выражают благодарность или указывают источник финансовой поддержки при выполнении научной работы, то необходимо эту информацию продублировать на английском языке.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ (FUNDING)	Информация о грантах и любой другой финансовой поддержке исследований. Просим не использовать в этом разделе сокращенные названия институтов и спонсирующих организаций.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ADDITIONAL INFORMATION)	<p>В этом разделе могут быть помещены:</p> <p>Нестандартные ссылки. Например, материалы, которые по каким-то причинам не могут быть опубликованы, но могут быть предоставлены авторами по запросу. Дополнительные ссылки на профили авторов (например, ORCID). Названия торговых марок на иностранных языках, которые необходимы для понимания статьи или ссылки на них.</p> <p>Особые сообщения об источнике оригинала статьи (если статья публикуется в переводе).</p> <p>Информация о связанных со статьей, но не опубликованных ранее докладов на конференциях и семинарах.</p>

5. Требования к оформлению статей

² Title can be chosen from: master student, Phd candidate, assistant professor, senior lecture, associate professor, full professor

³ ORCID или Open Researcher and Contributor ID (Открытый идентификатор исследователя и участника) —

незапатентованный буквенно-цифровой код, который однозначно идентифицирует научных авторов.

www.orcid.org.

Рекомендуемый объем оригинальной статьи – до 10 страниц, обзора – до 15 страниц, включая рисунки, таблицы, библиографический список. В рубрику «Краткие сообщения» принимаются статьи объемом не более 3 страниц, включая 1 таблицу и 2 рисунка.

Рекомендации по набору и оформлению текста

Наименование	Требования	Примечания
Формат страницы	A4	
Параметры страницы и абзаца	отступы сверху и снизу - 2.5 см; слева и справа - 2 см; табуляция - 2 см;	ориентация - книжная
Редактор текста	Microsoft Office Word	
Шрифт	Times New Roman, 12 пунктов	
межстрочный интервал	Одинарный, выравнивание по ширине	Не использовать более одного пробела между словами, пробелы для выравнивания, автоматический запрет переносов, подчеркивания.
Единица измерения	Международная система единиц СИ	
Сокращения терминов и названий	В соответствии с ГОСТ 7.12-93.	должны быть сведены к минимуму
Формулы	Математические формулы следует набирать в формульном редакторе MathTypes Equation или MS Equation, греческие и русские буквы в формулах набирать прямым шрифтом (опция текст), латинские курсивом. Формулы и уравнения печатаются с новой строки и центрируются.	Обозначения величин и простые формулы в тексте и таблицах набирать как элементы текста (а не как объекты формульного редактора). Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в последующем изложении. Нумерация формул сквозная. Повторение одних и тех же данных в тексте, таблицах и рисунках недопустимо
Таблицы	При создании таблиц рекомендуется использовать возможности MS Word (Таблица – Добавить таблицу) или MS Excel. Таблицы должны иметь порядковые номера, название и ссылку в тексте. Таблицу следует располагать в тексте после первого упоминания о ней. Интервал между строкками в таблице можно уменьшать до одинарного, размер шрифта – до 9 пунктов.	Внутри таблицы заголовки пишутся с заглавной буквы, подзаголовки – со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком. Заголовки центрируются. Боковые – по центру или слева. Диагональное деление ячеек не рекомендуется. В пустой ячейке обязателен прочерк (тире –). Количество знаков после запятой (точность измерения) должно быть одинаковым.
Рисунки (иллюстрации, графики, диаграммы, схемы)	Должны иметь сквозную нумерацию, название и ссылку в тексте, которую следует располагать в тексте после первого упоминания о рисунке. Рисунки должны иметь расширение, совместимое с MS Word (*JPEG, *BIF, *TIFF (толщина линий не менее 3 пкс)) Фотографии должны быть предельно четкими, с разрешением 300 dpi. Максимальный размер рисунка: ширина 150 мм, высота 245 мм. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись, в которой дается объяснение всех его элементов. Кривые на рисунках нумеруются арабскими цифрами и комментируются в подписях к рисункам.	Заголовки таблиц и подрисуночные подписи должны быть по возможности лаконичными, а также точно отражающими смысл содержания таблиц и рисунков. Все буквенные обозначения на рисунках необходимо пояснить в основном или подрисуночном текстах. Все надписи на рисунках (наименования осей, цифры на осях, значки точек и комментарии к ним и проч.) должны быть выполнены достаточно крупно, одинаковым шрифтом, чтобы они легко читались при воспроизведении на печати. Наименования осей, единицы измерения физических величин и прочие надписи должны быть выполнены на русском языке. Не допускается наличие рамок вокруг и внутри графиков и диаграмм Каждый график, диаграмма или схема вставляется в текст как объект MS Excel.

Рукопись должна быть построена следующим образом:

Раздел	Содержание (пример)	Расположение
Индекс УДК ⁴	УДК 62.214.4; 621.791.05	в верхнем левом углу полужирными буквами
Заголовок	НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (должен быть информативным и, по возможности, кратким) (на языке оригинала статьи)	В центре полужирными буквами
Авторы	Инициалы и фамилии авторов (на языке оригинала статьи)	В центре полужирными буквами
Организация	Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими	В центре полужирными буквами
Реферат (аннотация)	Должен быть информативным и на языке оригинала статьи (таджикском, русском и английском), содержать 800-1200 печатных знаков (120-200 слов). Структура реферата: Введение. Материалы и методы исследования. Результаты исследования. Заключение.	Выровнять по ширине
Ключевые слова	5-6, разделены между собой « , ». (на языке оригинала статьи) Пример: энергосбережение, производство корунда, глинозем, энергопотребление, оптимизация	Выровнять по ширине
На двух других языках приводится: Заголовок Авторы Организация Реферат (аннотация)	перевод названия статьи, авторов ⁵ , организации ⁶ , заголовки и реферат ⁷ и ключевые слова ⁸ на двух других языках	
Статья согласно структуры	Согласно требованиям пункта 4 требования и условия предоставления статей в журнал "Политехнический вестник"	Выровнять по ширине

К статье прилагается (см. <http://vp-es.ttu.tj/>):

1. Сопроводительное письмо (приложение 1А).
2. Авторское заявление (приложение 1Б).
3. Лицензионный договор (приложение 1В).
4. Экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой печати (приложение 1Г).
5. Рецензия (приложение 1Д).

⁴ Универсальная десятичная классификация (УДК) — система классификации информации, широко используется во всём мире для систематизации произведений науки, литературы и искусства, периодической печати, различных видов документов и организаций картотек. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.90—2007. Пример: <https://www.teacode.com/online/udc/>

⁵ В английском переводе фамилии авторов статей представляются согласно системе транслитерации BSI (British Standard Institute). Стандарт BSI обычно применяется в случае, когда требуется корректная транслитерация букв, слов и предложений из кириллического алфавита в латинский в случае оформления библиографических списков с официальным статусом. Им пользуются для того, чтобы попасть в зарубежные базы данных.

⁶ Название организации в английском переводе должно соответствовать официальному, указанному на сайте организации. Непереводимые на английский язык наименования организаций даются в транслитерированном варианте.

⁷ Необходимо использовать правила написания организаций на английском языке: все значимые слова (кроме артиклей и предлогов) должны начинаться с прописной буквы. Совершенно не допускается написание одних смысловых слов с прописной буквы, других — со строчной.

⁸ В английском переводе ключевых слов не должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов, имеющих собственные названия; также не должен использоваться непереводимый сленг, известный только ограниченному кругу специалистов.

Муҳаррири матни русӣ:	М.М. Якубова
Муҳаррири матни тоҷикӣ:	Муаллифон
Муҳаррири матни англисӣ:	Муаллифон
Ороиши компютерӣ ва тарроҳӣ:	К.Ҷ. Муҳиддинзода
Редактор русского текста:	М.М. Якубова
Редактор таджикского текста:	Авторская редакция
Редактор английского текста:	Авторская редакция
Компьютерный дизайн и верстка:	К.Дж. Муҳиддинзода

Нишонӣ: ш. Душанбе, хиёбони акад. Раҷабовҳо, 10^А
Адрес: г. Душанбе, проспект акад. Раджабовых, 10^А

Ба чоп 24.12.2024 имзо шуд. Ба матбаа 27.12.2024 супорида шуд.

Чопи оғсетӣ. Коғази оғсет. Андозаи 60x84 1/8

Адади нашр 50 нусха.

Матбааи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимиӣ
ш. Душанбе, кӯчаи акад. Раҷабовҳо, 10